

ДОНИШГОҶИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

Бо ҳуқуқи дастнавис

ТДУ: 342. 7 (575.3)

ТБК: 67.99 (2) 01 (2 тоҷик)

А – 14

АБДУЛАҲАДЗОДА СОБИРҶОН АБДУЛАҲАД

**РАВАНДИ ИНТИХОБОТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН:
ТАҲҚИҚОТИ ҲУҚУҚӢ-КОНСТИТУТСИОНӢ**

АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.02 – Ҳуқуқи конститутсионӣ;
ҳуқуқи муҳофизати судии конститутсионӣ; танзими ҳуқуқии ҳокимияти
маҳаллӣ

ДУШАНБЕ – 2024

Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи конституционӣ ва маъмурии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро гардидааст.

Роҳбари илмӣ: Гадов Бурҳонидин Саймудинович – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи конституционӣ ва маъмурии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ: Элназаров Давлатшо Ходжаевич – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, мудири кафедраи фанҳои давлатӣ-ҳуқуқии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи славянии Россия-Тоҷикистон;

Бобоев Анварбек Хочаевич – номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи конституционии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон.

Муассисаи пешбар: Муассисаи давлатии таълимии таҳсилоти олии касбии «Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (ш. Душанбе).

Ҳимояи диссертатсия «21» декабри соли 2024, соати 10:00 дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6D.KOA-019-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, к. Буни Ҳисорак, бинои 11, ошёнаи 1, толори шурои диссертатсионии факултети ҳуқуқшиносӣ) баргузор мегардад.

Бо мухтавои диссертатсия дар сомонии www.tnu.tj ва Китобхонаи марказии илмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо нишони 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17 шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «_____» _____ соли 2024 тавзеъ шудааст.

Котиби илмии Шурои диссертатсионӣ,
номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ



Мирзоев Қ.Х.

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Интиҳобот яке аз сифату нишондиҳандаи муҳимтарини таҷассуми демократия, зухуроти демократӣ ва воситаи тағбиқи он мебошад. Ҳуқуқи интиҳобот аз ҳуқуқҳои асосии сиёсии шаҳрвандон буда, субъекти муносибатҳои ҳуқуқию сиёсӣ будани шаҳрванд ва вазъи ҳуқуқии ӯро пурра менамояд. Тавассути интиҳоботи умумӣ соҳибхитӣри халқ равшан таҷассум меёбад.

Дар шароити эъмори давлати демократӣ ва бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ мақом ва нақши падидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ меафзояд. Махсусан, дар чунин шароит падидаҳои, ки асосан дар заминаи ихлоси иродаи дастачамъонаи шаҳрвандон ва ҷалби омма дар равандҳои гуногуни ҳаёти давлатӣ ва ҷамъиятӣ асос ёфтаанд, он ҷойгоҳи хоссоро касб менамояд. Ташкил ва гузаронидани интиҳобот яке аз шартҳои муҳимме мебошад, ки ба бунёди давлати демократӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мусоидат мекунад. Ин ду омил ҷузъи ҷудонашавандаи фазои сиёсӣ дар кишвар ба шумор мераванд. Бо ҳамин мазмун, давлатҳое, ки маҳз роҳи бунёди чунин давлатро интиҳоб намудаанд, ба падидаи ҳуқуқи интиҳобот афзалияти хосса дода, дар сатҳи меъёрҳои конституционӣ ва қонунгузории соҳавӣ онро мустақкам намудаанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – ҚТ) низ аз даврҳои аввали соҳибистиқлолии худ падидаи ҳуқуқи интиҳоботро аз лиҳози ҳуқуқӣ ба расмият даровардааст. ҚТ онро асоси амалишавии соҳибхитӣри худ эътироф намудааст.

Раванди интиҳоботӣ дар ҷомеаи мутамаддин тавассути низомҳои гуногуни интиҳоботӣ сурат мегирад. Низоми интиҳоботӣ иродаи халқро ифода менамояд ва мақомоти масъули ҳокимиятро ташаккул дода, танзимгари асосии раванди интиҳобот мебошад.

Бо ба даст овардани истиқлолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми муосири интиҳоботӣ бо дарназардошти хусусиятҳои муосири рушди давлатдорӣ ташаккул ёфт. Сарчашмаи асосии аз лиҳози меъёрӣ танзим ва муқаррар намудани низоми интиҳоботии кишвар Конституцияи ҚТ мебошад. Тибқи муқаррароти он шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҳаёти сиёсии кишвар иштирок намуда, бо ин мақсад ҳуқуқҳои интиҳоботии худро метавонанд дар шакли фаъол ва ғайрифаъол амалӣ намоянд.

Дар ҚТ тартиби ташкил ва гузаронидани интиҳобот, усулҳои асосии он дар заминаи меъёрҳои устувори демократӣ, ошкоро ва озод амалӣ карда мешавад. Онҳо иштироки шаҳрвандони синни муқарраршудаи кишварро дар интиҳобот пурра таъмин менамоянд.

Ташкили интиҳоботи Президент ва вакилони халқ яке аз роҳҳои ба ҳаёти сиёсӣ, ба идораи давлат ва ҷомеа, ба худидоракунии маҳаллӣ

чалб кардани ҳамаи шаҳрвандон мебошад. Онҳо дар интиҳобот на фақат чун овоздиҳанда, балки иштироккунандаи маъракаи интиҳобот низ ҳастанд. Шаҳрвандон ба сифати интиҳобкунанда, аъзои комиссияҳои интиҳобот ва аъзои гурӯҳҳои ташаббускор имкони фаъолона иштирок кардан дар интиҳоботро доранд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олӣ қайд намуданд, ки «Интиҳобот ифодаи олии бевоситаи ҳокимияти халқ тавассути изҳори озода ва ихтиёрии иродаи интиҳобкунандагон буда, ба таври демократӣ ва озоду шаффоф баргузор намудани он яке аз вазифаҳои муҳимми давлат мебошад»¹.

Воқеан, интиҳобот дар замони муосир воситаи муҳимми тағйирёбӣ ва ташаккули муносибатҳои ҷамъиятӣ, пеш аз ҳама, интиҳоботи мақомоти олии намоёндагии ҳокимияти давлатӣ ва сатҳи гуногуни мақомоти ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб меравад. Он ҳамчун унсури асосии ҷомеаи демократӣ ва шакли асосии иштироки аҳоли дар ҳаёти сиёсии кишвар мебошад. Маҳз бо баргузории интиҳобот аз лиҳози қонунӣ ташкил намудани ҳокимият, рақобати солим ва имкони изҳори иродаи сиёсии тамоми шаҳрвандон таъмин карда мешавад.

Ташкил ва баргузории интиҳобот дар давраҳои муайян сурат гирифта моҳиятан он раванди интиҳоботиро дар худ касб менамояд, яъне раванди интиҳоботӣ шакли дар амал татбиқшавии интиҳоботро ифода намуда, падидаи мазкурро комил мегардонад. Раванди интиҳоботӣ бо махсусиятҳои низоми сиёсӣ тасниф карда мешавад. Давлат тавассути муқаррароти қонунгузорӣ тартиби гузаронидани интиҳоботро ташаккул медиҳад. Ин ба мо имкон медиҳад, ки барои баргузории интиҳоботи озоду шаффоф шароити зарурӣ фароҳам оварем. Ҳамчунин, дар заминаи падидаи интиҳоботӣ, бахусус раванди интиҳобот, кафолати ҳуқуқи шаҳрвандон ба озодии интиҳобот, ширкат дар идоракунии давлатӣ ва изҳори иродаи сиёсии онҳо таъмин карда мешавад.

Дар шароити имрӯзаи Тоҷикистон тағйироти доимии қонунгузории интиҳоботӣ, рушди бунёдии ҷомеаи шаҳрвандӣ инкишофи падидаи раванди интиҳоботиро таъмин менамояд. Ин раванд ба соҳаи иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодии ҷомеа таъсир мерасонад.

Такмили қонунгузорӣ дар ин самт имконият медиҳад, ки самаранокии раванди интиҳоботӣ, фаъолгардии интиҳобкунандагон дар давраҳои баргузории интиҳобот таъмин карда шавад. Ислоҳоти қонунгузории интиҳоботӣ дар ҚТ бо дарназардошти самтҳои умумии

¹ Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ аз 26.12.2019 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.president.tj (санаи мурочиат: 17.05.2021).

рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ташаккули давлати ҳуқуқбунёд ба роҳ монда шудааст.

Таҳлил ва баррасии низомноки нақш ва мақоми намудҳои мухталифи сарчашмаҳои ҳуқуқи интихоботӣ имконият медиҳад, ки ҷанбаҳои муҳимми амалии эҷоди қонунҳо ва истифодаи онҳо ошкор карда шаванд.

Аз ин рӯ, яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи илми ҳуқуқи конститусионӣ коркарди ҳаматарафаи илмии масъалаҳои низоми интихоботӣ, бунёди низоми илмии ташаккул ва фаъолияти самараноки он бо дарназардошти сатҳи муосири танзими ҳуқуқӣ, хусусиятҳои ҳолати иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсии Тоҷикистон дар асоси натиҷагирӣ ва таҳлили таҷрибаи ватанӣ ва хориҷӣ ба ҳисоб меравад.

Нишондиҳандаи асосии муайян намудани рушди низоми интихоботӣ ва раванди интихоботӣ танзими ҳуқуқии раванди интихоботӣ ба ҳисоб меравад. Конститутсияи ҚТ ҳамчун сарчашмаи асосии низоми ҳуқуқии кишвар тарзи демократии ташкили низоми ҳокимиятро муқаррар намуда, равандҳои сиёсӣ ҳуқуқӣ ва иқтисодиву иҷтимоиро ба эътидол овардааст, пойгоҳи асосии гузаронидани ислоҳоти демократӣ, аз ҷумла ислоҳоти ҳуқуқиву конститусионӣ гардидааст.

Бо дарназардошти ин, омӯзиш ва баррасии илмии танзими ҳуқуқии раванди интихоботӣ вазифаи муҳимми илмӣ, аз ҷумла илми ҳуқуқи конститусионӣ дар Тоҷикистони муосир ба ҳисоб меравад.

Бояд тазаққур дод, ки оид ба масъалаи раванди интихоботӣ дар доираҳои илмии ватанӣ, аллакай маводи зиёди амалӣ ва назариявӣ вобаста ба ташкил ва гузаронидани маърақаҳои интихоботӣ ташаккул ёфтаанд. Масоили мазкур на танҳо банизомдарорӣ ва дарки назариявӣ, балки ошкор намудани муҳити муносибро дар фазои ҳуқуқии интихоботии кишвар талаб менамояд.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Қайд намудан бамаврид аст, ки масъалаҳои алоҳидаи раванди интихоботӣ, дар доираи илмҳои гуногуни ватанӣ, аз қабилӣ сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқшиносӣ, мавриди баррасӣ ва таҳлили илмӣ қарор гирифтааст. Махсусан, паҳлуҳои гуногуни падидаи ҳуқуқи интихобот ва раванди интихоботӣ, самтҳои мухталифи он дар илми ҳуқуқшиносӣ, яъне назария ва таърихи ҳуқуқ, ҳуқуқи конститусионӣ, аз ҷониби муҳаққиқони кишвар дар сатҳи дахлдор таҳқиқ гардидаанд. Бо вучуди ин, таҳлили муҷтамаи (комплексии) падидаи раванди интихоботӣ дар илми ҳуқуқи конститусионии ҚТ гузаронида нашудааст.

Дар масъалаи таҳқиқи масоили назариявӣ ва амалии ҳуқуқи интихоботӣ олимони ватанӣ таҳқиқоти амиқи худро анҷом додаанд. Аз

чумла: З. Ализода², Б.С. Гадов³, А.М. Диноршоҳ⁴, А.И. Имомов⁵, Ҳ.Ш. Имомов⁶, Э.С. Насриддинзода⁷, С.М. Салоҳидинова⁸, Х. Ҳомидов⁹, Ҷ.Н. Чамшедзода¹⁰, Р.Ш. Шарофзода¹¹ ва дигарон.

Бояд зикр намуд, ки масъалаҳои назариявӣ ва амалии ҳуқуқи интихоботӣ, танзими ҳуқуқи раванди интихоботӣ, субъектҳои танзими раванди интихоботӣ аз тарафи олимони ҳуқуқшиноси хориҷӣ, ба монанди С.А. Авакян¹², С.Н. Бондар¹³, Ю.В. Веденев¹⁴, В.Я. Гелман¹⁵, А.В. Зиновев¹⁶, А.В. Иванченко¹⁷, С.Д. Князев¹⁸, В.В. Маклаков¹⁹, М.С.

² Ниг.: Ализода З. Становление института парламента в Республике Таджикистан: проблемы теории и практики / Под ред. академика АН Республики Таджикистан Ф.Т. Тахирова. – Душанбе: ТНУ, 2011. – 264 с.

³ Ниг.: Гадов Б.С. Правовые проблемы института референдума в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2003. – 184 с.

⁴ Ниг.: Диноршоев А.М., Салоҳидинова С.М., Сафарзода Н.Р. Избирательное право и избирательный процесс в Республике Таджикистан / Под ред. д.ю.н. Диноршоева А.М. Учебно-методический комплекс. – Душанбе, 2018. – 200 с.

⁵ Ниг.: Имомов А. Ҳуқуқи интихобот ва низоми интихобот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нашри дуюм. – Душанбе, 2017. – 172 с.

⁶ Ниг.: Имомов Ҳ. Нақши бунёди хизбҳои сиёсӣ дар замон имрӯза / Ҳ. Имомов // Маводҳои конференсия байналмиллалии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Инкишофи падидаи конституционализм дар даврони истиқлолияти Тоҷикистон» / Зери таҳрири А.М. Диноршоев. – Душанбе, 2014. – С. 202-207.

⁷ Ниг.: Насрудинов Э.С. Проблемы формирования правовой культуры в условиях становления демократического государства в Таджикистане. – Душанбе: Истеъдод, 2010. – 196 с.

⁸ Ниг.: Диноршоев А.М., Салоҳидинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан: Цикл лекции. – Душанбе, 2020. – 247 с.

⁹ Ниг.: Ҳамидов Х.Х. Ҳуқуқи асосии (конституционии) мамлакатҳои хориҷа Ҷ.2. – Душанбе, 2013. – 500 с.

¹⁰ Ниг.: Чамшедов Ҷ.Н. Мақоми ҳуқуқӣ-конституционии Комиссияи марказии интихобот ва раёйпурсӣ ва мақои он дар низоми мақомоти ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Ҷ.Н. Чамшедов // Аҳбори АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бахш. Фалсафа ва ҳуқуқшиносӣ. – 2016. – №2. – С. 147-152.

¹¹ Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Конституционно-правовые начала формирования гражданского общества и правового государства в постсоветском Таджикистане / Р.Ш. Сотиволдиев // Труды Академии МВД РТ. – 2002. – Вып. 5. – С. 32-48.

¹² Ниг.: Авакян С.А. Конституционное право России: учебный курс: В 2 т. Т. 2. – М., 2007. – 912 с.

¹³ Ниг.: Бондарь Н.С. Конституционные пробелы или конфликты как отражение социальных противоречий: в контексте практики Конституционного Суда РФ / Н.С. Бондарь // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2010. – Т. 8. – №1. – С. 70-79.

¹⁴ Ниг.: Веденев Ю.А., Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Избирательное право: учебник. – М.: Юриспруденция, 2001. – 168 с.

¹⁵ Ниг.: Гельман В.Я. Избирательные кампании в России: испытание электоральной формулы / В.Я. Гельман // ПОЛИС. – 1996. – №2. – С. 84-100.

¹⁶ Ниг.: Зиновьев А.В., Полякова И.С. Избирательная система России: теория, практика и перспективы. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 357 с.

¹⁷ Ниг.: Иванченко А.В. Избирательные комиссии в Российской Федерации. Теория. Практика. – М.: Весь мир, 1996. – 304 с.

¹⁸ Ниг.: Князев С.Д. Курс лекций по избирательному праву и избирательному процессу Российской Федерации. – Владивосток: Изд-во ДГУ, 2001. – 213 с.

¹⁹ Ниг.: Маклаков В.В. Избирательное право и избирательные системы буржуазных и развивающихся стран. – М.: Изд-во ВЮ-ЗИ, 1987. – 63 с.

Матейкович²⁰ ва дигарон мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор дода шудаанд.

Таҳқиқоти М.В. Баглай²¹, С.А. Белов²², К.В. Краснов²³, Т.А. Василев²⁴, Е.Н. Хрусталева²⁵, В.А. Ахлюстин²⁶ дар омӯзиш ва баррасии низоми интихоботӣ дар шароити муосир диққатҷалбкунанда ба ҳисоб мераванд. Аксарияти таҳқиқотҳо ба масъалаи технологияҳои интихоботӣ, назарияи раванди интихоботӣ ва низоми интихоботӣ бахшида шудаанд.

Дар баробари ин, омӯзиш ва баррасии мафҳуми раванди интихоботӣ хусусияти ҷудогона дошта, ҳулосаҳои муҳим ва бунёдии дар илми ҳуқуқшиносӣ мавҷуда ниёз ба такмил доранд. Тавре зикр гардид, масъалаи мазкур бевосита дар доираи таҳқиқоти мукамал то айни ҳол амалӣ нагардидааст. Рушди босуръати пойгоҳи меъёрии ҳуқуқии низоми интихоботӣ, суръати рушди иттилоотиву коммуникативӣ (иртиботӣ) дар амалия масъалаҳои сифатан навро пеш меоранд, ки тадриҷан ба номукаммалии назарияи ҳуқуқӣ нисбат ба назария ва амалия оварда мерасонад. Вобаста ба ин, назария ва консепсияҳои номукамал ба назар расида, таҳқиқи комплекси онҳо ба манфиати қор мебошад. Дар аксарияти ҳолатҳо дар назарияи ҳуқуқӣ конституционӣ камбудӣҳои мушоҳида карда мешаванд, ки дар ҳолати гузариш ба марҳилаи нави рушди раванди интихоботӣ баҳсталаб боқӣ мондаанд.

Масъалаи истифодаи мафҳум ва категорияҳои дар раванди омӯзиш ва баррасии масъалаҳои муҳими раванди интихоботӣ дар шароити имрӯза таҷдиди назарро талаб менамояд. Ҳамин тариқ, метавон қайд намуд, ки новобаста ба омӯзиши ҷамаҷонибаи масъалаи раванди интихоботӣ, муҳаққиқони соҳа нисбат ба мафҳум, усулҳо, низом, самтҳои мукамал намудани раванди интихоботӣ ихтилофи назар доранд, тафовути истилоҳотӣ дар таснифоти мафҳумҳо ба

²⁰ Ниг.: Матейкович М.С. Проблемы правового регулирования выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Тюмень, 1998. – 23 с.

²¹ Ниг.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 2001. – 408 с.

²² Ниг.: Белов С.А. Избирательная система как правовой институт. – СПб.: Изд. Дом С-Петербург. гос. ун-та, 2005. – 173 с.

²³ Ниг.: Краснов К.В. Субъект избирательного процесса в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. – 278 с.

²⁴ Ниг.: Васильева Т.А. Избирательная компания / Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bigenc.ru/law/text/3270593> (дата обращения: 25.10.2020).

²⁵ Ниг.: Хрусталева Е.Н. Избирательный процесс в России: понятие и стадии / Е.Н. Хрусталева / Известия вузов. Правоведение. – 1998. – №2. – С. 32-35.

²⁶ Ниг.: Ахлюстин В.А. Избирательный процесс в Российской Федерации (проблемы теории, правового регулирования и правоприменения): дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2002. – 299 с.

мушоҳида мерасанд. Аксарияти ҷанбаҳои назариявӣ-амалии он бахшнок ва таҳқиқношуда боқӣ мондаанд.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзӯҳои илмӣ. Диссертатсия дар доираи нақшаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи конституционӣ ва маъмурии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар мавзӯи «Масъалаҳои конституционӣ-ҳуқуқии танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ ва тақмили қонунгузорӣ» барои солҳои 2016-2020 иҷро гардидааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқоти мазкур дар он зоҳир мегардад, ки бо истифода аз таҳлили ҳуқуқӣ-конституционии падидаи раванди интиҳоботӣ дар ҚТ дар заминаи масъалаҳои мавҷудаи пойгоҳи ҳуқуқии дар ин самт ошкоршуда тавсияҳои мушаххас барои мақомоти қонунгузор барои тақмили он пешниҳод карда шудаанд.

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои амалӣ намудани мақсади таҳқиқоти мазкур иҷроиши вазифаҳои зерин пеш гузошта шудааст:

- дарки мафҳум ва баррасии масъалаҳои назариявии раванди интиҳоботӣ бо таъба донишҳои ҳуқуқии муосир;
- муайянсозӣ ва таҳлили табиати ҳуқуқии усулҳои раванди интиҳоботӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- таҳлил ва баррасии марҳилаҳои раванди интиҳоботӣ дар шароити қунунӣ;
- баррасӣ ва таснифи субъектҳои раванди интиҳоботӣ;
- муайян намудани хусусиятҳои вазъи ҳуқуқии субъектҳои инфиродии раванди интиҳоботӣ;
- ошкор ва таҳлили нақши комиссияҳои интиҳоботӣ дар раванди интиҳобот;
- баррасӣ намудани масоили иштироки ҳизбҳои сиёсӣ ва воятаҳои ахбори омма дар раванди интиҳоботӣ.

Объекти таҳқиқот. Объекти таҳқиқоти диссертатсиониро низоми муносибатҳои ҷамъиятии марбут бо раванди интиҳоботӣ дар ҚТ ташкил медиҳанд.

Мавзӯи (предмет) таҳқиқотро маҷмуи меъёрҳои ҳуқуқии конституционии танзимкунандаи масъалаҳои гуногуни раванди интиҳоботӣ ва асосҳои назариявӣ вобаста ба тавсиф, табиат, муҳиммият ва масъалаҳои дигари вобаста ба раванди интиҳоботӣ ташкил медиҳанд.

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии таҳқиқот). Давраи таҳқиқот марҳилаи муосири рушди ҚТ, яъне давраи Истиқлоли давлатиро дар бар мегирад, ки дар ин раванд, низоми интиҳоботии кишвар бо вижагии хос, дар заминаи принсипҳои давлати демократӣ

ташаккул ёфта, қонунгузори танзимкунандаи масъалаҳои раванди интиҳоботӣ бо роияи усулҳои чунин давлат рушд ёфтааст.

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асосҳои назариявии рисолаи илмиро таҳқиқотҳои олимони ватаниву хоричӣ ташкил медиҳанд, ки ба таври пурра ва ё қисман раванди интиҳоботиро фаро мегиранд.

Дар чараёни оморасозии рисолаи илмӣ таваҷҷӯҳ ба осори илми муҳаққиқони ватаниву хоричӣ аз қабили С.А. Авакян, З. Ализода, В.А. Ахлюстин, С.А. Белов, М.В. Баглай, С.Н. Бондар, Т.А. Василев, Ю.В. Веденеев, Б.С. Гадоев, В.Я. Гелман, А.М. Диноршоҳ, А.В. Зиновев, А.В. Иванченко, А.И. Имомов, Ҳ.Ш. Имомов, С.Д. Князев, К.В. Краснов, В.В. Маклаков, М.С. Матейкович, Э.С. Насриддинзода, С.М. Салоҳидинова, Е.Н. Хрусталева, Х. Ҳомидов, Ҷ.Н. Чамшедзода, Р.Ш. Шарофзода ва дигарон дода шудааст.

Асосҳои методологияи таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур ба методҳои муосири илмӣ, аз он ҷумла методҳои диалекти-материалистӣ, маҷмуавӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, мантиқӣ-ҳуқуқӣ, низомӣ-сохторӣ, методи таҳлили ҳуҷжатҳо, моделсозӣ ва омори таъия менамояд. Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар истифодаи методҳои умумии илмӣ, муқоисавӣ-таърихӣ, методҳои низомнокии таҳлилии воқеият асос ёфтааст. Усулҳои зикршуда имконият фароҳам оварданд, ки мавзӯи таҳқиқшаванда ба таври пурра ва воқеӣ омӯхта шуда, вазифаҳои дарпешгузашта ҳалли худро пайдо намоянд.

Заминаҳои эмпирикии таҳқиқот дар сарчашмаҳои зиёди ватанӣ ва хоричӣ – таҳқиқотҳои монографӣ, корҳои таълимӣ ва илмӣ, таҳлили матбуоти даврӣ, ақидаҳои олимони ҳуқуқшинос, ақидаҳои мутахассисон дар соҳаи гузаронидани маърақаҳои интиҳоботӣ зоҳир мегардад. Инчунин, асоси таҳлилҳоро Конституция, қонунҳои интиҳоботӣ, санадҳои судӣ, санадҳои Комиссияи марказии интиҳобот ва раёйпурсии ҚТ ташкил медиҳанд.

Навгонии илми таҳқиқот дар нуқтаҳои ба ҷимоя пешниҳодшаванда ифода мегардад. Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур яке аз аввалин корҳои илмӣ дар соҳаи ҳуқуқи конституционӣ мебошад, ки ба таҳлили хусусиятҳои ҳуқуқӣ ва конституционии раванди интиҳоботӣ дар ҚТ бахшида шудааст. Дар доираи ин рисолаи илмӣ пешниҳодҳо ва тавсияҳои илмӣ барои тақмили раванди интиҳоботӣ дар ҚТ таъия шудаанд.

Нуқтаҳои ба ҷимоя пешниҳодшаванда. Муаллиф зимни анҷоми таҳқиқоти илми худ чунин нуқтаҳоро ба ҷимоя пешниҳод менамояд:

I. Пешниҳодҳо, ки хусусияти назариявӣ доранд:

1. Дар таҳқиқоти диссертатсионӣ табиати «интиҳобот» ҳамчун падидаи сиёсӣ-ҳуқуқӣ ва мафҳум, моҳият ва мазмуни раванди интиҳоботӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Интиҳобот як раванди

мураккаб аст, ки бо иштироки шахрвандон дар сатҳи омма амалӣ мешавад. Дар натиҷаи ин раванд, иродаи сиёсии ҳамаи шахрвандон баён гардида, ҳадафҳои гуногуни иҷтимоиро пайгирӣ мекунад. Раванди интиҳоботӣ бошад, ҳамчун амалҳои ташкилӣ ва сиёсиву ҳуқуқии субъектҳо дар доираи муносибатҳои ҳуқуқии ташкилнамоӣ ва гузаронидани интиҳобот мебошад, ки дар шакли марҳилаҳои якдигарро ивазкунандаи тайёри ва гузаронидани интиҳобот ба вучуд меояд. Асос ва заминаи падидаи раванди интиҳоботӣ дар маҷмуъ падидаи интиҳобот мебошад. Бо ҳамин мазмун, падидаи раванди интиҳобот хусусиятҳоеро ҳамчун «низоми муносибатҳои ҳуқуқӣ» «хусусияти марҳилавӣ», «низоми меъёрҳои муурофиавии конститутсионӣ» ва «табиати маҷмуавӣ (комплексӣ)» дар худ таҷассум менамояд.

2. Дар рисолаи илмӣ усулҳои раванди интиҳоботӣ муайян ва баррасӣ гардида, падидаи мазкур аз унсурҳои ҳуқуқи интиҳоботӣ маншаъ мегирад. Таҳлили қонунгузории амалкунандаи кишвар имкон медиҳад, ки чунин усулҳои раванди интиҳоботӣ муайян карда шаванд:

- танзими ҳуқуқии чараёни интиҳоботӣ;
- қонуният ва дурустии амалҳои субъектҳои чараёни интиҳоботӣ;
- ташкили интиҳобот, омодагӣ ва гузаронидани он аз ҷониби мақомоти мустақил ва махсуси дастаҷамъӣ, яъне комиссияҳои интиҳоботӣ;
- озодӣ ва шаффофияти амалҳо ва қарорҳои интиҳоботӣ;
- пайваста ва марҳила ба марҳила пеш рафтани чараёни интиҳоботӣ;
- баробарҳуқуқии субъектҳои яқсон дар чараёни интиҳоботӣ;
- расмӣ гардонидани натиҷаҳои ҷорӣ интиҳобот ва тасдиқи онҳо бо ҳуҷҷатҳо;
- имкони шикоят бурдан ба суд ё мақомоти маъмурӣ аз амалҳо ва қарорҳои ҳар як иштирокчии раванди интиҳобот.

3. Марҳилаҳои раванди интиҳоботӣ аз ҷумлаи масъалаи муҳим дар иртибот бо таҳлил ва баррасии падидаи муурофиавӣ ба ҳисоб меравад. Раванди интиҳоботӣ ба мазмуни умумӣ се марҳилаи асосиро фаро мегирад:

- марҳилаи тайёрии раванди интиҳоботӣ;
- марҳилаи гузаронидани маъракаи интиҳоботӣ;
- марҳилаи хотимавӣ.

Ҳар як марҳилаи мазкур дар худ зермарҳилаҳоро фаро мегирад, ки давра ба давра ба созгор гардидани интиҳобот сурат мегиранд.

4. Дар ин тадқиқот таҳлили субъектони раванди интиҳоботӣ гузаронида шуд, ки тибқи он ба сифати субъектҳо дар ин раванд баромад мекунад:

- шахси мушаххас;

- гурӯҳи иҷтимоӣ;
- ва умуман тамоми шаҳрвандон.

Ин субъектон амалҳои заруриро иҷро намуда, ба муносибатҳои мухталиф ворид мешаванд, ки ин ҳолат амалишавии ҳуқуқҳои мушаххас ва масъулияти муайянро талаб менамояд.

5. Комиссияҳои интиҳоботӣ дар раванди интиҳоботӣ ҳамчун субъекти асосӣ ба ҳисоб мераванд, ки ба сифати иштирокчии махсус баромад мекунанд. Яке аз хусусиятҳои муҳими фаъолияти комиссияҳои интиҳоботӣ ин аст, ки онҳо бояд аз мақомоти давлатӣ ва маҳаллӣ дар иҷрои вазифа ва ваколатҳои худ мустақил бошанд. Қарорҳои қабулкардаи онҳо табиати машваратӣ доранд ва барои ҳамаи иштирокдорони раванди интиҳоботӣ ҳатмӣ ба ҳисоб мераванд.

6. Ҳамчунин, ҳизбҳои сиёсӣ низ ба сифати субъекти раванди интиҳоботӣ баромад мекунанд, ки асосан фаъолияти онҳо бо ширкат варзидан дар интиҳобот алоқаманд аст ва нишондиҳандаи воқеии раванди ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ, демократикунони низомии сиёсӣ, рушди худидоранамой ба ҳисоб меравад.

7. Таъсири воситаҳои ахбори умум ба амали ҳаёти интиҳобкунандагон бештар дар раванди ташвиқоти пешазинтиҳоботӣ зоҳир мегардад. Номзад, намояндаи ҳизбҳои сиёсӣ наметавонанд, ки бевосита ба ҳар як интиҳобкунанда робитаҳоро ба роҳ монанд, аз ин хотир зарурат пайдо мешавад, ки интиҳобкунанда ба намуна ва қоидаҳои, ки тариқи воситаҳои ахбори умум паҳн карда мешавад, истифода барад. Таҳлили қонунгузори интиҳоботии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки ташвиқоти пешазинтиҳоботӣ, нақш ва мақоми воситаҳои ахбори умум ба таври лозима муқаррар карда шудааст. Албатта, чунин ҳолат озод, шаффоф ва демократӣ будани раванди интиҳоботиро тавсеа медиҳад.

II. Пешниҳодҳои, ки ба тақмили қонунгузори интиҳоботии ҚТ равана гардидаанд:

8. Бо мақсади мустаҳкам намудани мафҳуми «интиҳобот» дар қонунгузори интиҳоботии ҚТ чунин мафҳуми муаллифии он пешниҳод карда мешавад: интиҳобот – воситаи муҳимтарини ташаккул додани мақомоти намояндагӣ ва мансаби интиҳоботӣ мебошад, ки тавассути иштироки шаҳрвандон бо роҳи овоздиҳӣ сураат мегирад.

9. Бо дарназардошти он, ки дар қонунгузори мафҳуми раванди интиҳоботӣ муқаррар нагардидааст, мафҳуми он дар қонунгузори кишвар бояд мустаҳкам карда шавад, то фаҳмиши расмиву дуруст ва тафовути он ба дигар падида ва масъалаҳои интиҳоботӣ мусоидат намояд. Раванди интиҳоботӣ - маҷмӯи фаъолиятҳои, ки мақомоти давлатӣ, худидоракунии шаҳрак ва деҳот, комиссияҳои интиҳоботӣ ва шахсони дигарро дар бар мегирад, ки тибқи расмиёти муқарраршуда бо

мақсади ташкил ва баргузор намудани интихоботи мақоми интихоботӣ амалӣ мегардад.

10. Бо мақсади танзими самаранок, бартараф намудани мушкилиҳо ва муаммоҳо дар соҳаи интихобот, махсусан раванди интихоботӣ зарур мешуморем, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи муносибатҳои интихоботӣ кодификатсия карда шуда, шакли санади ягонаи мураттабгардида, яъне Кодекси интихоботии ҚТ, таҳия карда шавад.

11. Бо мақсади боз ҳам мушаххас намудани талаботи шаҳрвандӣ нисбат ба ҳуқуқи интихоботии шаҳрвандон пешниҳод менамоем, ки дар сархати панҷуми моддаи 33 Қонуни конститусионии ҚТ «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии ҚТ» «пешбарии шаҳрвандони дорои душаҳрвандӣ» ҳамчун асоси маҳдудият ба номзадӣ ба вакили Маҷлиси намояндагон ва аъзои Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҚТ муқаррар карда шавад.

12. Бо мақсади ташкили воқеӣ ва самаранокӣ баргузории интихобот, зарур мешуморем, ки муқаррарот вобаста ба зиндагии доимии шахси муайян дар ҳудуди ҳавзаи интихоботии дахлдор, ки номзодии худро дар он пешбарӣ намудааст ва муайян намудани муҳлати дахлдори зиндагӣ дар ҳудуди мазкур пешбинӣ карда шавад.

13. Бо мақсади мустақкам намудани вазъи ҳуқуқии (КМИР) дар самти таъсиси комиссияҳои интихоботӣ пешниҳод менамоем, ки дар моддаи 9 Қонуни ҚТ «Дар бораи Комиссияи марказии интихобот ва раёйпурсии Ҷумҳури Тоҷикистон» чунин ваколат ба мақоми мазкур илова карда шавад: «бо мақсади татбиқи муқаррароти конститусионӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори комиссияҳои интихобот ва гузаронидани раёйпурсии умумихалқӣ ташкил намуда, барои таъмини фаъолияти онҳо тамоми чораҳои дахлдорро андешад».

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ имкон медиҳад, ки ба таври маҷмуавӣ раванди интихоботӣ дар Тоҷикистон таҳлил гардида, тасаввурот оид ба хусусияти ташкил ва гузаронидани интихобот дар кишвар васеъ гардонида шавад. Таҳлил ва натиҷаҳои таҳқиқотро метавон дар раванди фаъолияти мақомоти давлатии соҳавӣ, фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, дарки воқеии падидаи интихобот ва раванди интихоботӣ, ҳамчунин такмили қонунгузории интихоботии кишвар истифода бурд. Ба ғайр аз ин, мазмунҳои асосӣ ва хулосаҳои рисолаҳо метавон дар таҳияи стратегия ва таҷрибаи маъракаҳои интихоботӣ, ояндабинии натиҷаи раванди интихоботӣ, баланд бардоштани фарҳанги интихоботии шаҳрвандон ба роҳбарӣ гирифт. Маводҳои диссертатсияро метавон дар курсҳои махсуси ҳуқуқӣ дар таҳияи

барномаҳои фанӣ, хусусан ҳуқуқи конститутсионӣ ва ҳуқуқи интихоботӣ ва раванди интихоботӣ истифода намуд.

Дарачаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот ба таҳлили воқеъбинона ва ҳаматарафӣ пажӯҳишҳои назарӣ ва амалии марбут ба хусусиятҳои гуногуни танзими ҳуқуқи фаъолияти субъектҳо, марҳилаҳо ва усулҳои раванди интихоботӣ, таҳлили натиҷа ва ҳулосаҳои дар илм пазируфташуда, мафҳумҳо, ақидаҳо ва тавсияҳои назарӣ амалии муаллиф, нуқтаҳои илмӣ таҳқиқот ва тавсияҳо, таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқи қонунгузори милли бо қонунгузори давлатҳои алоҳидаи хориҷӣ дар самти хусусиятҳои ҳуқуқи-конститутсионии субъектҳои раванди интихоботӣ, таҳқиқи ҳолати қонунӣ, дурнамо ва тамоили рушди унсурҳои демократии интихобот дар Тоҷикистон асос меёбанд.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзӯ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.02 – Ҳуқуқи конститутсионӣ; ҳуқуқи муқоимӣ судии конститутсионӣ; танзими ҳуқуқи ҳокимияти маҳаллӣ, ки аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, мутобиқ мебошад.

Саҳми шахсии довталаби дарачаи илмӣ дар таҳқиқот. Муаллиф маводи назариявӣ ва амалии мавзӯи қори пешниҳодшударо амиқ омӯхтааст. Дар натиҷа ӯ бори аввал тавонист мафҳум, моҳият ва усулҳои раванди интихоботӣ дар асоси донишҳои назариявии муосири ҳуқуқӣ муайян намояд; ба таври комплексӣ марҳилаҳои раванди интихоботиро мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор дода, мавқеи ҳудудӣ нисбати ҷанбаҳои умумӣ ва фарқкунандаи раванди интихоботӣ ошкор намояд; ҷанбаҳои назариявии субъектҳои раванди интихоботӣ мавриди омӯзиш қарор дода шуда, дар доираи он ҳолатҳои ба сифати субъекти раванди интихоботӣ баромад намудани шахсонӣ инфиродӣ-шахрвандро ошкор намояд; хусусият ва доираи фаъолияти комиссияҳои интихоботӣ дар шароити Тоҷикистон баррасӣ гардида, роҳҳои тақвим ва самаранок намудани фаъолияти комиссияҳои интихоботӣ аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ пешниҳод намудааст; хусусиятҳои иштироки ҳизбҳои сиёсӣ, воситаҳои ахбори омма дар раванди интихоботӣ баррасӣ гардида, тақмили қонунгузорӣ дар ин самт пешниҳод карда шудаанд. Ҳамзамон, дарёфти мушкулот ва пешниҳоди роҳҳои ҳалли он дар рисола саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳанд.

Тавсиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳангоми муҳокимаи рисола дар ҷаласаҳои кафедраи ҳуқуқи конститутсионӣ ва маъмурии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон озмуда шудаанд ва дар конференсияҳои ҳарсолаи анъанавӣ ҳайати профессорону омӯзгорони факултети ҳуқуқшиносӣ, дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ ва

байналмилалӣ ироа гардидаанд, муаллиф дар онҳо бо маъруза баромад кардааст. Чунончӣ:

А) Байналмилалӣ:

– «Хукуки инсон: дирӯз ва имрӯз» – маъруза таҳти унвони «Мафҳум ва моҳияти мурофиаи интиҳобот: таҳлили муқоисавӣ-хуқуқӣ» (Душанбе, 9 декабри соли 2022);

– «XIII Ломоносовские чтения», бахшида ба 115-солагии академик Бобочон Ғафуров – маъруза таҳти унвони «Мурофиаи интиҳоботӣ ҳамчун намуди мурофиаи хуқуқӣ» (Душанбе, 28-29 апрели соли 2023).

Б) Чумҳуриявӣ:

– «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва хунароҳи мардумӣ (солҳои 2019-2021)» ва «400-солагии Миробид Сайидои Насафӣ» – маъруза таҳти унвони «Субъектони мурофиаи интиҳоботӣ дар Чумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе-2019);

– «Конститутсия – как фактор стабильности государства» – маъруза таҳти унвони «Мурофиаи интиҳоботӣ ҳамчун шакли фаъолияти хуқуқӣ: мафҳум ва хусусиятҳои он» (05 ноябри соли 2022);

– «Масоили мубрами тақмили Конституцияи Чумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир» бахшида ба 75-солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон – маъруза таҳти унвони «Масъалаҳои танзими хуқуқӣ-конститусионии мурофиаи интиҳоботӣ дар Чумҳурии Тоҷикистон» (1 ноябри соли 2023).

Интишороти аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Натиҷаҳои ин таҳқиқот дар қорҳои интишоршудаи муаллиф, аз он ҷумла 10 мақолаи илмӣ, ки 6-тои он дар маҷаллаҳои тақризшавандаи ҚОА назди Президенти ҚТ ва 4 мақола дар маҷаллаҳои дигар нашр гардидааст, таҷассум ёфтаанд.

Нуктаҳои алоҳидаи таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳангоми гузаронидани машғулиятҳои лексионӣ ва амалӣ оид ба фанҳои хуқуқи конститусионии ҚТ, хуқуқи интиҳобот ва мурофиаи интиҳоботии ҚТ, инчунин дар навиштани як қатор китобҳои дарсӣ истифода шудаанд.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия ба ҳадафу вазифаҳои таҳқиқот мувофиқ буда, номгӯйи ихтисораҳо ва (ё) аломатҳои шартӣ, муқаддима, ду боб, ҳафт зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, рӯйхати адабиёт (маъхазҳо) ва феҳристи интишороти илмӣ довталаби дараҷаи илмӣ иборат таркиб ёфтааст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 192 саҳифаро дар бар мегирад.

ҚИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ (ФИШУРДА)

Дар **муқаддима** қор дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ, мақсад ва вазифа, объект ва мавзӯ, асосҳои назариявӣ ва методологӣ, заминаҳои эмпирикӣ таҳқиқоти диссертатсионӣ муайян карда шуда, навгониҳои

илми таҳқиқоти диссертационӣ, аз ҷумла аҳамияти назариявӣ ва амалии он нишон дода шудаанд.

Боби якуми таҳқиқоти диссертационӣ – **«Асосҳои назариявӣ-ҳуқуқии раванди интиҳоботӣ дар ҚТ»** масъалаҳои дорои хусусияти назариявӣ-ҳуқуқидоштаи раванди интиҳоботӣ дар ҚТ, ба монанди мафҳум ва масъалаҳои назариявии раванди интиҳоботӣ, усулҳо ва марҳилаҳои раванди интиҳоботиро фаро мегирад.

Зербоби якуми боби зикргардида **«Мафҳум ва масъалаҳои назариявии раванди интиҳоботӣ»** номгузори гардидааст, ки дар доираи он масъалаҳои вобаста ба табиат ва моҳияти раванди интиҳоботӣ ҳамчун падидаи муҳимтарини ҳуқуқи конституционии муосир мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст.

Дар раванди таҳлил ва баррасии масъалаи мазкур муаллиф диққати худро ба мафҳумҳои «интиҳобот», «раванди интиҳобот» ва «маъракаи интиҳоботӣ» додааст ва ибраз менамояд, ки дар шароити муосир дар сатҳи илмҳои гуногун андешаҳои мухталиф вобаста ба он ҷой нашошта, бо дарназардошти асосҳои гуногун манзур гардидаанд.

Дар иртибот бо мафҳуми интиҳобот муаллиф ибраз менамояд, ки мафҳуми мазкур барои ифода намудани ташаккули ҳокимияти намояндагӣ ва интиҳоби шахсони мансабдори давлатӣ тариқи овоздиҳӣ истифода карда мешавад.

Ҳамзамон, ба андешаи ӯ дар ҚТ қонунгузори ягонаи танзимкунандаи муносибатҳои марбут ба интиҳобот ҷой надорад ва муайян намудани мафҳуми он ба мазмуни ягона метавонад раванди мураккабро ба миён орад. Вобаста ба ин, муайян намудани мафҳуми ягонаи интиҳобот дар сатҳи қонунгузори кишвар ба таври созгор наметавонад сурат гирад. Дар шароити муосир барои муайян намудани мафҳуми мазкур омили асосӣ, яъне набудани санади меъерии ҳуқуқии ягонаи танзимкунандаи муносибатҳои интиҳоботӣ, таъсири ҷиддӣ мерасонад. Аз лиҳози қонунӣ муайян намудани мафҳуми номбурда танҳо дар шароити амал намудани санади меъерии ҳуқуқии ягона имкон дорад. Бо вучуди ин, аз нигоҳи илмӣ муқаррар намудани мафҳуми интиҳобот ба фаҳмиши дуруст ва муносиби он мусоидат менамояд. Бинобар ин, чунин шарҳи мафҳуми муаллифии «интиҳобот» пешниҳод карда мешавад: «интиҳобот – воситаи муҳимтарини ташаккул додани мақомоти намояндагӣ ва мансаби интиҳоботӣ мебошад, ки тавассути иштироки шаҳрвандон бо роҳи овоздиҳӣ сурат мегирад».

Доир ба мазмун ва моҳияти раванди интиҳоботӣ, муаллиф зикр мекунад, ки ин раванд фаъолияти ҳадафманди субъектҳои ҳуқуқи интиҳоботро дар бар мегирад, яъне ташкили мақомоти интиҳобии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ. Ин равандро

комиссияҳои интихоботӣ ташкил мекунад, ки мақомоти мустақил буда, онро назорат мекунад.

Муаллифи рисола қайд мекунад, ки дар илми ҳуқуқи конститусионӣ ду категорияи ҳуқуқӣ – «раванди интихоботӣ» ва «маъракаи интихоботӣ» истифода мешавад. Ба андешаи муаллиф, ин категорияҳо яхела нестанд. Яке аз онҳо фарогиртар аст, зеро моҳияти амалҳо ва раванди ҳуқуқиро дар ҷараёни омодагӣ ва баргузории интихобот муайян мекунад.

Дар зербоби дуҷуми боби якуми таҳқиқоти диссертсионӣ – **«Табиати ҳуқуқи усулҳои раванди интихоботӣ»** яке аз масъалаҳои муҳим ва мубрам дар фаҳмиши падидаи раванди интихоботӣ – усулҳои падидаи мазкур пажӯҳиш гардидааст. Дар илми ҳуқуқшиносӣ, хусусан дар илми ҳуқуқи конститусионӣ чунин усулҳо, ба монанди «ҳуқуқи интихоботӣ» ва «раванди интихоботӣ» истифода мешаванд ва вобаста ба таносуби онҳо андешаҳои баҳсталаб зиёданд. Масъалаи таносуби усулҳои ҳуқуқи интихоботӣ ва раванди интихоботӣ аҳаммияти муҳими илмӣ дорад. Бояд гуфт, ки қонунгузории ҚТ ҳудудҳои фарқкунандаи усулҳои ҳуқуқи интихоботӣ ва усулҳои раванди интихоботиро муайян накардааст, ки аз ин лиҳоз ҷудо намудани онҳо каме душвор аст, зеро як доираи муайяни усулҳоро метавон ҳамчун усулҳои ҳуқуқи интихоботӣ ва усулҳои раванди интихоботӣ баррасӣ намуд. Таъкид шудааст, ки чунин табиати дугона ба усулҳои анъанавии ҳуқуқи интихоботӣ, аз ҷумла умумият, баробарӣ, мустақимӣ ва овоздиҳии пинҳонӣ, инчунин як қатор усулҳои дигар, ки дар қонунгузории миллӣ ва байналмилалӣ пешбинӣ шудаанд, хос аст. Дар адабиёти ватанӣ фаҳмиши ягонаи мафҳумҳои «принсип» ва «усул» истифода мегардад ва вобаста ба фаҳмиши илмии онҳо дар таҳқиқоти диссертсионӣ маҷмуи ғояҳои роҳбарикунандаро ҳамчун усул истифода гардидааст.

Зикр гардидааст, ки усулҳои раванди интихобот аз мазмуни қонунгузории интихоботӣ бармеояд ва ҳамчун намуди алоҳидаи раванди ҳуқуқӣ бештар ба усулҳои махсус таъяс менамояд. Бо вучуди ба таври мушаххас барои раванди интихоботӣ муқаррар нагардидани усулҳо, аз мазмуни умумии қонунгузории интихоботии кишвар онҳо аён мегарданд. Бо дарназардошти он, ки раванди интихоботӣ намуди маъмули раванди ҳуқуқӣ маҳсуб меёбад, усулҳои онро метавон бе ягон шакку шубҳа дар умум ҳамчун намуди усулҳои раванди ҳуқуқӣ арзёбӣ намуд.

Бар асоси таҳлил ва омӯзиши усулҳои мухталифи раванди интихоботӣ, муаллиф чунин хусусиятҳои ин равандро муайян кардааст:

- танзими ҳуқуқи ҷараёни интихобот;
- қонуният ва мутабиқат бо меъёрҳои ҳуқуқӣ дар амалҳои иштирокчиёни интихобот;

- таъмини шаффофият дар тамоми ҷараёни интиҳобот;
- муттасилий, пешрафт ва марҳилавӣ будани ҷараёни интиҳобот;
- баробарии ҳамаи иштирокчиёни раванди интиҳобот;
- расмият бахшидан ба натиҷаҳои ибтидоӣ ва ниҳони интиҳобот;
- имкони шикоят бурдан тавассути суд ё мақомоти маъмурӣ;
- беғаразӣ ва ҳолисии мақомоти давлатӣ ва дигар сохторҳои дахлдор.

Зербоби сеюми боби якуми рисолаи мазкур бо унвони **«Марҳилаҳои раванди интиҳоботӣ»** ба таҳлили амиқи илмии марҳилаҳои раванди интиҳоботӣ бахшида шудааст. Тавре ки қайд шудааст, маҷмӯи амалиёти пайдарпайи мақомоти давлатӣ, интиҳобкунандагон, ҳизбҳои сиёсӣ ва номзадҳо барои қабули қарорҳо дар бораи ташкили интиҳобот ва баргузори он, ки дар санадҳои ҳуқуқии дахлдор пешбинӣ гардидаанд, мафҳуми раванди ташкили интиҳоботро фаро мегирад. Ин ҷараёни пайдарпай марҳилаҳои гуногуни раванди интиҳоботро таҷассум намуда, дарки дуруст ва комили он яке аз масъалаҳои муҳим ва калидӣ ба шумор меравад.

Ба андешаи муаллиф, раванди интиҳоботӣ дар қонунгузорӣ ташаккул ёфта, дар амалия, пеш аз ҳама ҳамчун низоми марҳилаҳои пайдарпайи тайёри ва гузаронидани интиҳобот иҷро карда мешавад. Таъиноти вазифавии марҳилаҳои раванди интиҳоботӣ дар таъмини рушди амалҳои интиҳоботӣ зохир мегардад, ки бе он ба даст овардани натиҷаҳои интиҳобот – ташкили мақомоти намоёндагии ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллӣ ғайриимкон аст.

Ба ақидаи ӯ, раванди интиҳоботӣ ба таври умумӣ ба се марҳилаи асосӣ чудо мешавад: марҳилаи омодагӣ ба интиҳобот, марҳилаи баргузори маъракаи интиҳоботӣ ва марҳилаи ниҳони он. Ҳар яке аз ин марҳилаҳо худ аз марҳилаҳои хурдтар иборатанд. Масалан, марҳилаи омодагӣ ба интиҳобот, марҳилаҳои зеринро дар бар мегирад: таъини санаи интиҳобот, бақайдгирии интиҳобкунандагон ва таҳияи рӯйхатҳо, ташкили ҳавза ва участкаҳои интиҳоботӣ, инчунин таъсиси комиссияҳои интиҳоботӣ.

Аксарияти амалҳо дар ин марҳилаҳо аз ҷониби мақомоти ваколатдори ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ, инчунин комиссияҳои интиҳоботӣ амалӣ мегарданд. Интиҳобкунандагон, номзадҳо, ҳизбҳои сиёсӣ танҳо дар як қатор амалҳои марҳилаи мазкур иштирок менамоянд.

Таҳлили қонунгузори интиҳоботии ҚТ ва таҷрибаи амалӣ дар баргузори интиҳоботи кишвар имконият медиҳад, ки марҳилаҳои зерин дар раванди интиҳоботӣ муайян шаванд: таъини рӯзи интиҳобот; ташкили ҳавзаҳо ва участкаҳои интиҳоботӣ; таъсиси мақомоти интиҳоботӣ; бақайдгирии интиҳобкунандагон; пешбарӣ ва

бақайдгирии номзадҳо; маъракаи таблиғи ташвиқ; ташкил ва анҷом додани овоздихӣ; шумориши овозҳо ва эълони натиҷаҳои овоздихӣ.

Дар боби дуюми таҳқиқоти диссертатсионӣ – **«Вижагиҳои ҳоси вазъи ҳуқуқии субъектони раванди интиҳоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»** масъалаи махсусияти вазъи ҳуқуқии субъектони раванди интиҳоботӣ таҳқиқ гардидааст.

Зербоби якуми боби дуюми таҳқиқоти диссертатсионӣ – **«Мафҳум ва таснифи субъектони раванди интиҳоботӣ»** масъалаи субъектони раванди интиҳоботиро фаро мегирад. Субъектҳои раванди интиҳоботӣ дар асл намоёндагари субъектҳои ҳуқуқии интиҳоботӣ ҳастанд, ки дар марҳилаҳои мухталифи ин раванд тибқи тартиби муқарраршуда иштирок мекунанд. Ба субъектони ҳуқуқии интиҳоботӣ шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин дигар шахсони иҷтимоии дорои мақоми ҳуқуқӣ дохил мешаванд.

Ба андешаи муаллиф табиати субъекти раванди интиҳоботӣ хеле мухталиф аст, ки ба як шакли муайян даровардани он ғайриимкон аст. Дар ин самт якҷо бо мақомоти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ шахсони мансабдор, инчунин ба таври махсус субъектҳо – ташкилкунадагон, пеш аз ҳама, комиссияҳои мухталифи интиҳоботӣ, ки тайёри ва гузаронидани интиҳоботро ташкил менамоянд, ба сифати субъектҳои раванди интиҳоботӣ баромад менамоянд.

Зикр гардидааст, ки дар раванди интиҳоботӣ ду гурӯҳи калони субъектҳо – иштирокчиёни ҳатмӣ ва ёрирасон иштирок менамоянд. Субъектони ҳар ду гурӯҳ, дар навбати худ вобаста ба мавҷудияти ҳуқуқҳои интиҳоботии моддӣ ва муруфиавӣ ба ду зергурӯҳи ҷудо карда мешаванд. Миёни субъектҳои ҳатмӣ метавон барандагони ҳуқуқии ғайрӣ ва ғайриғайрӣ интиҳоботиро қайд намуд - интиҳобкунадагон ва номзадҳо.

Субъектҳои ёрирасонро метавон ба ду гурӯҳи ҷудогона тақсим кард. Ба гурӯҳи аввал иштирокчиёне дохил мешаванд, ки одатан ҳуқуқҳои муруфиавӣ дошта, танҳо дар баъзе аз амалҳои алоҳидаи интиҳоботӣ иштирок мекунанд. Масалан, мушоҳидон, намоёндагони ВАО, шахсони бозғимод, намоёндагони ваколатдори хизбҳои сиёсӣ, гурӯҳҳои ташаббускор барои ҷамъоварии имзоҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ки номзадҳо пешбарӣ мекунанд, инчунин шахсони ҳуқуқие, ки ба раванди интиҳоботӣ маблағ ҷудо мекунанд, ба субъектҳои ёрирасони ин раванд дохил мешаванд.

Зербоби дуюми боби дуюми таҳқиқоти диссертатсионӣ – **«Махсусияти вазъи ҳуқуқии субъектони инфиродии раванди интиҳоботӣ дар ҶТ»** пажӯҳиши масъалаи вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии субъектони инфиродии раванди интиҳоботиро фаро мегирад. Дар раванди интиҳоботӣ ба сифати субъекти асосӣ шахрвандон ба ҳисоб

мераванд, ки дар тамоми марҳилаҳои он Ҷаълона ширкат варзида, дорои ҳуқуқи интиҳоботӣ (ҳуқуқи интиҳоб кардан ва ҳуқуқи интиҳоб шудан) мебошанд. Чуноне аз меъёрҳои конститусионӣ бармеояд, ҳуқуқи иштирок дар интиҳобот ин ҳуқуқи истисноии шаҳрвандон мебошад. Дар интиҳобот шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд бо дарназардошти табиати сиёсӣ доштан ва манфиатҳои давлатиро ифода намудани чорабинии мазкур ҳуқуқи ширкат варзидан надоранд. Бинобар ин, шаҳрвандон дастаҷамъона бобати ташаккули мақом ва мақомоти дахлдори интиҳоботӣ ҳуқуқи интиҳоботии худро амалӣ менамоянд ва моҳиятан субъектоне инфиродии раванди интиҳоботиро ташкил медиҳанд.

Мувофиқи гуфтаи муаллиф, аз мазмуни моддаҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, ки шаҳрвандон дар интиҳобот ҳуқуқи ҳам иштирок кардан ва ҳам пешниҳод шудан ба мансабҳои интиҳобшавандаро доранд. Дар ин асос ду нуқта равшан мешавад: аввалан, шаҳрвандон метавонанд шахси муайянеро интиҳоб намоянд, ки ин ҳамчун ҳуқуқи интиҳоботи Ҷаъол маънидод мегардад; дуюм, шахс метавонад худро ҳамчун номзад барои мансаби интиҳобшаванда пешбарӣ кунад, ки онро ҳуқуқи интиҳоботи ҶайриҶаъол меноманд.

Дар зербоби сеюми боби дуюми таҳқиқоти диссертатсионӣ – **«Нақши комиссияҳои интиҳобот дар раванди интиҳоботӣ»** дигар субъектҳои раванди интиҳоботӣ – комиссияҳои интиҳоботӣ ва нақши онҳо дар раванди интиҳоботӣ таҳлил ва омӯзиш гардидааст. Қайд гардидааст, ки ташкил ва гузаронидани интиҳоботро мақомоти махсусе, ки бо ин мақсад таъсис дода мешаванд, таъмин мекунанд. Дар давлатҳои гуногун онҳо бо номҳои мухталиф, аз ҷумла комиссия, бюро, ҳайати раиса ва Ҷайра унвон гирифтаанд, ки онҳо вобаста аз салоҳияти худ ва паҳн шудани он ба марзу ҳудуди муайян ба намудҳои зерин тақсим мешаванд: а) марзию ҳудудӣ, аз ҷумла мақомоти марказии интиҳобот, ки низомии онҳо ба сохтори марзию ҳудудии давлати марбута устувор аст; б) ҳавзавӣ, ки онҳо дар он ҳавзаҳои интиҳоботие амал мекунанд, ки сарҳади онҳо бо воҳидҳои марзию ҳудудӣ мувофиқ нестанд; в) участкавӣ, ки дар участкаҳои интиҳоботӣ амал мекунанд.

Муаллиф қайд менамояд, ки дар низомии мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҷойгоҳи Комиссияи марказии интиҳобот ва раёйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон махсус буда, расман ба ҳеҷ низомии мақомоти давлатӣ дохил намешавад. Бояд гуфт, ки хусусияти он низ махсус аст. Ба ин ё он шохаи ҳокимият шомил нашудани ӯ яке аз асосҳои риояи қонун ва таъмини беғаразонаи маъракаи интиҳоботӣ мебошад.

Ҳамзамон, қайд гардидааст, ки комиссияҳои интиҳобот дар Ҷаъолияти худ ба ҳеҷ як мақоми давлатӣ вобаста нестанд. Қарор ва дигар санадҳои комиссияҳои интиҳобот, ки дар доираи салоҳияташон қабул карда шудаанд, барои ҳамаи мақомоти давлатӣ, мақомоти

худидоракунии шаҳрак ва дехот, хизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳо ва шахсони мансабдор, номзадҳо, интиҳобкунандагон, ҳамчунин барои комиссияҳои поёнии интиҳобот ҳатмӣ мебошанд.

Зербоби чоруми боби дуюми таҳқиқоти диссертатсионӣ – **«Масоили иштироки хизбҳои сиёсӣ ва воситаҳои ахбори омма дар раванди интиҳоботӣ»** инъикосгари пажӯҳиши масъалаи иштироки хизбҳои сиёсӣ ва воситаҳои ахбори омма дар раванди интиҳоботӣ мебошад. Тавре зикр гардидааст, хизбҳои сиёсӣ унсурҳои зарурии механизми амалиномаи ҳокимияти халқ баромад менамоянд, яъне хизбҳои сиёсӣ нақши муҳаррики пешбарандаи амалҳои механизми давлатӣ ва таъминоти амалномаи онро иҷро менамоянд. Маҳз хизбҳои сиёсӣ яке аз шаклҳои муташаккили ифодаи ғоя ва афкори сиёсӣ, мавқеи идеологӣ баромад намуда, дар чунин ҳолат ба ифодаи иродаи ягона, ки манфиатҳои умумии ҷамъиятиву сиёсиро таҷассум менамоянд, мусоидат менамоянд.

Хизбҳои сиёсӣ на танҳо манфиатҳои умумиро инъикос мекунанд, балки манфиатҳои гуногуни шахсӣ, иҷтимоӣ ва ғуруҳии шаҳрвандонро низ ошкор намуда, онҳоро ба як маҷмуи ягонаи манфиатҳои сиёсӣ таҷдид медиҳанд.

Тавре аз мазмуни таҳқиқот бармеояд, хизбҳои сиёсӣ яке аз субъектҳои асосии раванди интиҳоботӣ ба шумор мераванд ва бо нақши худ дар ин раванд аз дигар субъектҳо фарқ мекунанд. Лозим ба таъкид аст, ки рушди бисёрҷиҳбӣ ва иштироки ҷамаҷонибаи хизбҳо ва аҳоли дар раванди интиҳоботӣ ба ташаккули сохтори манфиатҳо ва хоҳишҳои сиёсии интиҳобкунандагон ва асоси сиёсии ҳуди раванди интиҳоботӣ мусоидат менамояд. Дар чунин шароит, хизбҳои сиёсӣ як ҷузъи муҳими низоми алоқаҳои ҷавобгӯ байни мақомоти намоёндагии ҳокимият ва аҳолии кишвар ба ҳисоб мераванд.

Махсусияти иштироки онҳо дар раванди интиҳоботӣ дар он ифода мегардад, ки ҳизби сиёсӣ аз лаҳзаи амалӣ намудани ҳуқуқи пешбарии номзад ба интиҳоботи мақомоти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ мақоми иттиҳодияи интиҳоботиро касб менамоянд. Ҳангоми баргузор намудани интиҳобот тибқи низомҳои интиҳоботии мутаносиб ва омехта, иттиҳодияҳои интиҳоботӣ дар пешниҳод намудани рӯйхати интиҳобкунандагон дар ҳавзаи ягонаи интиҳоботӣ нақши мустақим мебозанд ва ҳақ доранд, ки як қатор иштирокчиёни раванди интиҳобот, аз ҷумла шахсони бозғимод, аъзои комиссияҳои интиҳоботӣ ва нозиронро таъин кунанд.

Ҷиҳати равшан намудани иштирокияти хизбҳои сиёсӣ дар раванди интиҳоботӣ муаллиф бо дарназардошти талабот ва муқаррароти қонунгузори кишвар чунин ваколатҳои субъекти

мазкурро муайян намудааст: ваколатҳо дар робита ба иштирок дар таъсиси комиссияҳои интихоботӣ дар сатҳҳои гуногун; ваколатҳо оид ба пешбарӣ ва бақайдгирии номзадҳо ва рӯйхати ҳизбӣ; ваколоти ҳизбҳои сиёсӣ дар ташвиқоти пешазинтихоботӣ, инчунин ваколоти назорат ва мушоҳидаи ҷараёни овоздиҳӣ, ҳисобкунии овозҳо ва муайян намудани натиҷаҳои интихобот.

Дар алоқамандӣ бо иштироки ВАО иброн гардидааст, ки онҳо дар раванди интихоботӣ нақш ва мақоми хосса доранд, зеро онҳо ба таъминоти иттилоотӣ дар давраҳои гуногуни интихоботӣ муосидат менамоянд. Иттилоот воситаи муҳими ташаккули фазои иттилоотӣ аст, ки бе он тасаввур намудани маъракаи интихоботӣ ғайриимкон аст, чунки интихоб намудан метавонад дар асоси ба даст овардани маълумот ва иттилоот имконпазир гардад.

Густариши имкониятҳо ва афзоиши захираҳои иттилоотӣ, инчунин дастрасии озоду бемонса ба онҳо ба ҳар як шаҳрванди интихобкунанда имкон медиҳанд, ки маълумоти пурра ва заруриро дар бораи номзад ё ҳизби сиёсӣ ба даст оварад. Интихобкунанда метавонад маълумоти марбут ба номзадҳоро муқоиса намуда, мазмуни барномаҳои пешазинтихоботии онҳоро таҳлил кунад ва мавқеи шахсии худро дар интихобот ба таври мустақил муайян намояд.

Ба андешаи муаллиф дар ҷомеаи муосир амалияи истифодаи мафҳуми «воситаҳои ахбори умум» ба сифати субъекти фаъолияти иттилоотӣ ташаккул ёфтааст, ки ба ҳалалдор гардидани дақиқии сохтори ҳуқуқии мафҳуми мазкур ҳалал ворид менамояд. Аз ин хотир, метавон қайд намуд, ки маҳз ташкилотҳо, ки наشري воситаҳои ахбори умумро амалӣ менамояд, субъекти раванди интихоботӣ ба ҳисоб меравад. Бо дарназардошти он ки аксарияти муаллифон маҳз мафҳуми «воситаҳои ахбори омма»-ро ба сифати субъекти раванди интихоботӣ истифода менамоянд, як қатор муаллифон пешниҳод менамоянд, ки зери ин мафҳум ташкилот ва созмонҳо, ки наشري воситаҳои ахбори оммаро амалӣ менамоянд, фаҳмида шаванд.

Воситаҳои ахбори омма ба татбиқи усули ошкорбаёнӣ дар давраҳои интихоботӣ мусоидат намуда, воқеиятро дар ин раванд инъикос менамояд. Воситаҳои ахбори омма ҷиҳати татбиқи усули мазкур нақши калидири мебозанд, яъне онҳо мақоми бетарафро барои худ ихтиёр намуда, иттилоотро ба таври воқеӣ бояд пешниҳод намоянд. Дар сурати акс хонандагони иттилооти марбут ба интихобот метавонанд тасаввуроти нодурустро вобаста ба масъалаҳои мухталифи интихобот барои худ қабул намоянд.

ХУЛОСА

Таҳлил ва таҳқиқи ҳамаҷонибаи масъалаи асосҳои ҳуқуқии конституционии раванди интиҳоботӣ имкон медиҳад, ки хулоса ва тавсияҳои зеринро манзур намоем:

1. Интиҳобот унсури муҳимми амалӣ намудани ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб меравад, ки сатҳу сифати ташкилу баргузори дар кишвари алоҳида сатҳи демократикунонии онро нишон медиҳад. Интиҳобот воситаи ташаккули мақомоти намояндагӣ, воситаи ҳалли осоиштаи низоҳои доимамалкунанда дар ҷомеа, воситаи ташаккули сарварони сиёсӣ ба ҳисоб меравад. Ҳамзамон, интиҳобот ҳамчун воситаи бунёди мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, мақомоти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ баромад менамояд.

Бояд тазаққур, дод, ки низоми интиҳоботии амалкунандаи ҚТ, ки бо раъйпурсии соли 1999 робита дорад ва тавассути ислоҳоти конституционӣ, қабули қонунҳои нави конституционӣ мазмуни ҳуқуқӣ пайдо кардааст, зиёда аз 20 сол инҷониб дар амал мебошад. Дар ин давра панҷ маъракаи интиҳоботи вакилони Маҷлиси Олӣ ва интиҳоботи вакилони Маҷлисиҳои маҳаллии вакилони халқ ва се маъракаи интиҳоботи Президенти ҚТ баргузор гардид. Дар онҳо меъёрҳои ҳуқуқӣ интиҳобот дар амал татбиқ гардида, устуворӣ ва мукаммалии худро исбот карданд. Рафти минбаъдаи татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ интиҳобот ногузир ба боз ҳам мукамал гаштани онҳо мусоидат менамоянд. Бинобар ин, тағйиру иловаҳои, ки бо мақсади боз ҳам такмил ва беҳтар кардани моҳияти демократии қонунгузори интиҳобот ба онҳо дохил карда мешаванд, раванди муътадили рушди қонунгузори интиҳоботӣ доништа мешаванд [6-М].

2. Ҳуқуқӣ интиҳоботӣ маҷмӯи қоидаҳои ҳуқуқиро дар бар мегирад, ки тартиб, усулҳо, ташкил ва гузаронидани интиҳобот, ҷамъбасти натиҷаҳои интиҳоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзои Маҷлиси миллӣ, вакилони Маҷлиси намояндагон, вакилони Маҷлисиҳои маҳаллии вакилони халқ, инчунин вакилони ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳотро муқаррар ва танзим менамояд.

Меъёрҳои ҳуқуқӣ интиҳоботӣ барои танзим ва таҳкими муносибатҳои зерин пешбинӣ шудаанд:

– муайян намудани доираи шахсоне, ки ҳуқуқӣ интиҳоб кардан (ҳуқуқӣ фаъолонаи интиҳобот) ва интиҳоб шудан (ҳуқуқӣ ғайрифаволаи интиҳобот) ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви Маҷлиси миллӣ, вакили Маҷлиси намояндагон, вакили маҷлисиҳои маҳаллии вакилони халқ ва вакили ҷамоатро доранд;

– муқаррар намудани усулҳои асосии интиҳобот;

– тартиби ташкили интиҳобот ва ҷараёни баргузори он;

– тартиби ҷамъбасти ва эълони натиҷаҳои интиҳобот;

– танзими тартиби баргузории овоздиҳии такрорӣ ва интиҳоботи такрорӣ;

– муайян намудани ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қонунгузории интиҳоботӣ;

– танзими муносибатҳои байни интиҳобкунандагон ва вакилон [6-М].

3. Бо татбиқи ҳуқуқи интиҳоб кардан ва интиҳоб шудан ба мансабҳои олии давлатӣ, мақомоти намояндагии олий ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, инчунин мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, шаҳрвандон имконияти иштирок дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатро ба даст меоранд. Татбиқи ҳуқуқи интиҳоботи шаҳрвандон шартӣ асосии ташкил ва фаъолияти қонунии ин мақомоти номбаршуда мебошад. Ҳуқуқи интиҳобот на танҳо маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ аст, балки ҳуқуқи субъективӣ ҳар як шаҳрвандро низ дар бар мегирад. Дар ин замина, ҳуқуқи интиҳоботӣ ба ду бахш ҷудо мешавад: ҳуқуқи интиҳоботи фаъол, ки иштирок дар раванди интиҳоботро таъмин мекунад ва ҳуқуқи ғайрифаъоли интиҳобот, ки имкон медиҳад шаҳрвандон ба унвони номзад пешбарӣ шаванд. Ҳарду ҳуқуқ танҳо ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дахл доранд.

4. Тарзу воситаи иштироки шаҳрвандон дар интиҳобот гуногун мебошад. Иштироки шаҳрвандон дар ҳамаи давраҳои маъракаи интиҳобот шартӣ дар доираи талаботи қонунҳо баргузор гаштан ва ҷамъбасти намудани натиҷаи он аст. Ҳамчунин, шаҳрвандон тавассути иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар ҳайати комиссияҳои интиҳоботӣ, дар пешбарии номзадҳо, дар ташкили ташвиқоту тарғиботи пешазинтиҳоботӣ ба рафти ташкил ва гузаронидани интиҳобот таъсир мегузоранд. Дар интиҳоботи Президенти ҶТ чунин иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ба монанди Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон, иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон, дар интиҳоботи вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҳизбҳои сиёсӣ то рӯзи таъйини интиҳобот дар Вазорати адлия ба қайд гирифташуда, дар интиҳоботи вакилони Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ ташкилотҳои маҳаллии ҳизбҳои сиёсӣ ҳуқуқи пешбарии номзад ба вакилӣ доранд, яъне шаҳрванд ҳам ба таври фардӣ ва ҳам дар ҳайати иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар кори тайёри ва гузаронидани интиҳобот ҳисса дорад [7-М].

5. Нисбат ба қонунҳои пешина қонунҳои амалкардаистодаи интиҳобот субъектҳои ҳуқуқи пешбарии номзадҳо ба вакилиро ба воқеияти имрӯза хеле наздик кардаанд. Пешбарии номзадҳо ба вакили Маҷлиси намояндагон бо ду роҳ амалӣ карда мешавад. Барои пешбарии номзадҳо ба вакилии Маҷлиси намояндагон ва вакилии Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ дар вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо, ба ҳизбҳои сиёсӣ ва шаҳрвандон имконият дода шудааст, ки тавассути худпешбарӣ

амал намоянд. Ҳизбҳои сиёсӣ, ки аз ҷониби Вазорати адлия ба қайд гирифта шудаанд, ҳуқуқ доранд номзадҳои худро ба вакилии ин мақомот пешниҳод намоянд.

6. Сатҳи демократӣ баргузор гаштани интихоботи Президент ва вакилони халқ на фақат бо иштироки озодонаи шаҳрвандон дар овоздиҳӣ вобаста аст, балки бештар ба дуруст ташкил кардани шароити мусоиди баргузори овоздиҳӣ, беғаразона ҷамъбаст ва эълон кардани натиҷаи он алоқаманд аст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин меъёр риоя гардида, дар ҳар маъракаи интихоботӣ қоидаҳои интихоботӣ бо қатъият ва беғаразона амалӣ мешаванд, ки ин ҷузъи муҳимми раванди демократӣ мебошад.

7. Яке аз давраҳои муҳим дар раванди интихобот тартиб додани рӯйхати интихобкунандагон мебошад. Дар ин давра дар вақти муайяншуда тартиб додан ва ба эътибори умум барои шиносӣ пешниҳод кардани рӯйхати интихобкунандагон, ошкор кардани камбудии дар он ҷойдошта ва бартараф кардани онҳо, барои ба интихобот ҷалб кардани шаҳрвандони ҳуқуқи интихоботӣ дошта, барои риоя шудани усули умумии ҳуқуқи интихобот мусоидат намуда, шартҳои риояи усули демократии ҷалби онҳо ба интихобот мебошад [2-М].

8. Дар ташкил ва баргузор намудани раванди интихоботӣ бояд истилоҳи «маҳрум кардани фардро аз ҳуқуқи интихоботӣ» муқаррар намуд. Маҳрум кардани фард аз ҳуқуқи интихоботӣ асосан бо вазъи равонии руҳӣ ва маҳкум будани он алоқаманд аст. Интихобкунанда аз саломати руҳию равонӣ то он андозае бархӯрдор бошад, ки тавонад бо истифодаи ақли солим некро аз бад фарқ кунад ва натиҷагириаш ҳам ба нафъи ҷомеа ва ҳам ба манфиати ҳадаш бошад. Аз ин рӯ, қонунҳои асосӣ ва қонунҳои интихоботии давлатҳои муосир афродеро, ки аз нигоҳи руҳию равонӣ солим нестанд аз ҳаққи овоз додан маҳрум кардаанд. Аммо, ба манзури пешгирии ҳама гуна сӯистифодаҳои номатлуб ҳамаи санадҳои ҳуқуқии амалкунанда эътирофи вазъи носолими руҳию равонии фардро ба уҳдаи мақомоти судӣ вогузор кардаанд [10-М].

9. Дар радифи ин ҳама талаботу маҳдуд кардани ҳуқуқи интихоботӣ инчунин ниҳоди номувофиқӣ маълум аст, ки он ба ҳам як ҷо кардани ваколати вакили парламент ва ё шахси мансабдори интихобиро бо вазифаи муайян, бо ваколати дигари интихобӣ ва ё шугли муайян имконнопазир мекунад. Ниҳоди номувофиқӣ барои ба даст овардани якчанд мақсад, қабл аз ҳама, бо мақсади таъмини амалан татбиқ шудани асли таҷзияи ҳокимият, яъне хориҷ кардани парламент ва ё мақоми дигари интихобӣ аз таъсиру узвияти мақомоти иҷроия ва ё дигар мақомоти давлатӣ, муқаррар карда мешавад. Таъмини комили озодӣ барои интихобкунандагон аз роҳи имкон надодан ба номзадҳо ҷиҳати истифода аз мансаби худ ва расонидани ҳар гуна таъсиру фишор ба

интихобкунандагон макседи дигари ниҳоди номувофиқӣ мебошад [10-М].

10. Тамоми амалу рафторе, ки чиҳати ташкил ва гузаронидани интихобот сурат мегиранд, дар қонунҳои танзимкунандаи ин ниҳоди сиёсӣ ҳуқуқӣ пешбинӣ мешаванд. Маҷмуи фаъолияти пайдарпайи мақомот ва шахсони зикргардида оид ба қабули қарор чиҳати ташкил ва гузаронидани интихобот, ки дар меъёрҳои санадҳои ҳуқуқӣ марбута пешбинӣ шудаанд, мафҳуми раванди ташкил ва гузаронидани интихоботро дар бар мегирад. Мафҳуми зикргардида метавонад ҳангоми ташкил ва гузаронидан раъйпурсӣ ва дигар ниҳодҳои демократияи мустақим бо баъзе истисноҳо истифода шавад [5-М].

11. Маҷмуи интихобкунандагони мамлакат ва ё воҳиди марзӣ ҳудуди марбута ҳайати (корпуси) интихобкунандагони онҳоро ташкил медиҳад.

Дар асоси иштироки интихобкунандагон ё ворид шуданашон ба ҳайати интихобкунандагон, онҳоро ба намудҳои зерин тақсим мекунанд:

– ҳайати интихобкунандагони қонунии сабтшуда, яъне маҷмуи шахсоне, ки ба рӯйхати интихобкунандагон дохил карда шудаанд;

– ҳайати интихобкунандагони воқеӣ, ки он шахсоне мебошанд, ки дар раванди овоздиҳӣ иштирок мекунанд;

– ҳайати интихобкунандагони эҳтимоли, ки шахсони ба рӯйхат шомилшуда ва инчунин шахсоне, ки бо сабабҳои гуногун дар рӯйхати интихобкунандагон сабт нашудаанд, иборатанд.

Ҳайати интихобкунандагон ба таври доим васеъ мешавад, ки ин натиҷаи демократикунони ҳуқуқӣ интихоботӣ ва зиёд шудани аҳолии кишвари марбута мебошад [5-М].

12. Дар шароити имрӯза қонунгузории аксарияти кишварҳо, аз он ҷумла қонунгузории Тоҷикистон мафҳуми «раванди интихоботӣ» тавсиф нашудааст. Дар доираҳои илмӣ ва қонунгузории як қатор кишварҳо мафҳуми «маъракаи интихоботӣ» мавриди истифода қарор дода шудааст.

Мо бар онем, ки истифодаи мафҳуми «раванди интихоботӣ» қобили қабул аст, зеро он моҳияти ҳуқуқии амалҳо ва ҷараёнҳои марбут ба ҳуқуқӣ интихоботиро, ки субъектҳои ҳуқуқӣ интихоботӣ ҳангоми омодагӣ ва гузаронидани интихобот анҷом медиҳанд ва натиҷаҳои онро муайян мекунанд, нисбат ба мафҳуми «маъракаи интихоботӣ» дақиқтар ва комилтар тавсиф менамояд [10-М].

13. Самаранокии танзими ҳуқуқии раванди интихоботӣ бо баланд бардоштани шури ҳуқуқии шаҳрвандон ва шахсони мансабдор, сатҳи умумии шури ҳуқуқии тамоми ҷомеа алоқаманд аст. Аз ин рӯ, ба тарбияи ҳуқуқӣ ва ташвиқот, гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ диққати махсус бояд равона карда шавад. Ин масъала, хусусан, дар

сатҳи маҳаллӣ муҳим аст, ки бо технологияҳои иттилоотиву ҳуқуқӣ хубтар огоҳӣ пайдо кунанд [7-М].

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ

Дар натиҷаи таҳлил ва таҳқиқи масъалаи раванди интиҳоботӣ дар ҶТ чунин тавсияҳои амалӣ бо мақсади рушди қонунгузорию интиҳоботию кишвар пешниҳод мегардад:

1. Бо мақсади мустаҳкам намудани мафҳуми «интиҳобот» дар қонунгузорию интиҳоботию ҶТ чунин мафҳуми муаллифии он пешниҳод карда мешавад: интиҳобот воситаи муҳимтарини ташаккул додани мақомоти намояндагӣ ва мансаби интиҳоботӣ мебошад, ки тавассути иштироки шаҳрвандон бо роҳи овоздиҳӣ сурат мегирад [1-М].

2. Бо назардошти он, ки мафҳуми «раванди интиҳоботӣ» дар қонунгузорӣ ба таври равшан муайян нашудааст, зарурати ба танзим даровардани он дар қонунгузорию кишвар пеш меояд, то ки ин мафҳум расман шарҳ дода шуда, барои фарқ намудани он аз дигар ҷанбаҳои марбут ба интиҳобот саҳмгузорӣ кунад. Раванди интиҳоботӣ ин маҷмӯи амалу фаъолиятҳои мақомоти давлатӣ, идораҳои худидоракунии маҳаллӣ, комиссияҳои интиҳоботӣ ва шахсони дигари марбут ба интиҳобот мебошад, ки тибқи қоидаҳои муқарраргардида барои омодагӣ ва баргузор намудани интиҳоботи мақоми интиҳоботӣ равона шудааст [4-М].

3. Бо ҳадафи танзими муассир, ҳалли мушкилот ва баргараф намудани монеаҳо дар соҳаи интиҳобот, махсусан дар ҷараёни раванди интиҳоботӣ, муҳим мешуморем, ки санадҳои ҳуқуқие, ки муносибатҳои интиҳоботию танзим мекунад, ба таври мураттаб ва ягона дар шакли Кодекси интиҳоботию ҶТ кодификатсия гарданд [3-М].

4. Бо мақсади боз ҳам мушаххас намудани талаботи шаҳрвандӣ нисбат ба ҳуқуқи интиҳоботию шаҳрвандон пешниҳод менамоем, ки дар сархати панҷуми моддаи 33 Қонуни конституционии ҶТ «Дар бораи интиҳоботи Маҷлиси Олии ҶТ» «пешбарии шаҳрвандони дорои душаҳрвандӣ» ҳамчун асоси маҳдудият ба номзадӣ ба вакили Маҷлиси намояндагон ва аъзои Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҶТ муқаррар карда шавад [3-М].

5. Бо мақсади ташкили воқеӣ ва самараноки баргузорию интиҳобот дар Қонуни конституционии ҶТ «Дар бораи интиҳоботи Маҷлиси Олии ҶТ» муқаррарот вобаста ба зиндагии доимии шахси муайян дар ҳудуди ҳавзаи интиҳоботию дахлдор, ки номзатии худро дар он пешбарӣ намудааст ва муайян намудани муҳлати дахлдори зиндагӣ дар ҳудуди мазкур бояд пешбинӣ карда шавад [8-М].

6. Бо мақсади мустақкам намудани вазъи ҳуқуқи Комиссияи марказии интиҳобот ва раёйпурсӣ (КМИР) дар самти таъсиси комиссияҳои интиҳоботӣ пешниҳод менамоем, ки дар моддаи 9 Қонуни мазкур чунин ваколат ба мақоми мазкур илова карда шавад: «бо мақсади татбиқи ин муқаррароти конститутсионӣ вазифадоранд, ки бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ комиссияҳои интиҳобот ва гузаронидани раёйпурсии умумихалқӣ ташкил намуда, барои таъмини ғайбӣ ва охири онҳо тамоми чораҳои дахлдорро андешанд» [9-М].

ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРАҶАИ ИЛМӢ

I. Мақолаҳои, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва тавсиякардаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъ расидаанд:

[1-М]. Саидов, С.А. Мафҳуми муруфияи интиҳоботӣ [Матн] / С.А. Саидов // Қонунгузорӣ. – 2019. – №3 (35). – С. 24-26; ISSN 2410-2903.

[2-М]. Абдулаҳадзода, С.А. Таъини интиҳобот ҳамчун давран аввали муруфияи интиҳоботӣ: мафҳум ва хусусиятҳои он [Матн] / С.А. Абдулаҳадзода // Қонунгузорӣ. – 2021. – №2 (42). – С. 20-23; ISSN 2410-2903.

[3-М]. Абдулаҳадзода, С.А., Муродзода, У.А. Рушди қонунгузори интиҳоботии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / С.А. Абдулаҳадзода, У.А. Муродзода // Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ). – 2020. – №6. – С. 266-270; ISSN 2413-5151.

[4-М]. Абдулаҳадзода, С.А., Муродзода, У.А. Свободные выборы – ключевой элемент демократии [Текст] / С.А. Абдулаҳадзода, У.А. Муродзода // Правовая жизнь. – 2020. – №4. – С. 93-97; ISSN 2307-5198.

[5-М]. Абдулаҳадзода, С.А., Гадоев, Б.С. Масоили назариявии ҳуқуқи интиҳобот ва муруфияи интиҳоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: мазмун ва моҳияти он [Матн] / С.А. Абдулаҳадзода, Б.С. Гадоев // Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ). – 2023. – №5. – С. 248-254; ISSN 2413-5151.

[6-М]. Абдулаҳадзода, С.А., Гадоев, Б.С. Таркиб, хусусият ва марҳилаҳои муруфияи интиҳоботӣ [Матн] / С.А. Абдулаҳадзода, Б.С. Гадоев // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2023. – №1 (41). – С. 57-67; ISSN 2307-5198.

II. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмӯаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ- амалӣ ҷой гирифтаанд:

[7-М]. Саидов, С.А. Хусусиятҳои ҳуқуқӣ-конститутсионии муруфияи интиҳоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / С.А. Саидов // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2018. – №2 (10). – С. 58-61.

[8-М]. Абдулаҳадзода, С.А. Муурофияи интиҳоботӣ ҳамчун шакли фаъолияти ҳуқуқӣ: мафҳум ва хусусиятҳои он [Матн] / С.А. Абдулаҳадзода // Материалы республиканской научно-практической конференции «Конституция – как фактор стабильности государства». – Душанбе, 5-уми ноябри соли 2022. – С. 8-17.

[9-М]. Абдулаҳадзода, С.А. Муурофияи интиҳоботӣ ҳамчун намуди муурофияи ҳуқуқӣ [Матн] / С.А. Абдулаҳадзода // Материалы международной научно-практической конференции «XIII Ломоносовские чтения», посвященной 115-летию академика Бободжона Гафурова Часть II. Гуманитарные науки (право, экономика). – Душанбе, 28-29-уми апрели соли 2023. – С. 3-6.

[10-М]. Абдулаҳадзода, С.А. Масъалаҳои танзими ҳуқуқӣ-конститутсионии муурофияи интиҳоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / С.А. Абдулаҳадзода // Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ илмию назариявӣ бахшида ба 75-солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар мавзӯи «Масоили муҳими тақмили Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир». – Душанбе, 1-уми ноябри соли 2023. – С. 150-156.

ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

УДК: 342.7 (575.3)

ББК: 67.99 (2) 01 (2 таджик)

А – 14

АБДУЛАХАДЗОДА СОБИРДЖОН АБДУЛАХАД

**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН:
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ИССЛЕДОВАНИЕ**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – Конституционное право; конституционное судебное процессуальное право; правовое регулирование местной власти

ДУШАНБЕ – 2024

Диссертация выполнена на кафедре конституционного и административного права юридического факультета Таджикского национального университета.

Научный руководитель: **Гадоев Бурхонидин Саймудинович** – доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и административного права юридического факультета Таджикского национального университета.

Официальные оппоненты: **Эльназаров Давлатшо Ходжаевич** – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Российско-Таджикский (Славянский) университет;

Бобоев Анварбек Хочаевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права юридического факультета Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.

Ведущая учреждения: Государственные образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия Министерство внутренних дел Республики Таджикистан» (г. Душанбе).

Защита диссертации состоится «21 декабря 2024 года, в 10:00 часов на заседании диссертационного совета 6Д.КОА-019 при Таджикском национальном университете (734025, г. Душанбе, ул. Буни Хисорак, корпус 11, 1 этаж, зал диссертационного совета юридического факультета).

С диссертацией можно ознакомиться на сайте www.tnu.tj и в Центральной научной библиотеке Таджикского национального университета по адресу: 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17.

Автореферат разослан: «___» _____ 2024 года.

Ученого секретаря диссертационного совета,
кандидат юридических наук



Мирзоев К.Х.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Выборы являются одним из важнейших показателей воплощения демократии, демократического правления и средством его реализации. Одним из основных политических прав граждан, субъектом правовых и политических отношений гражданина является избирательное право, который дополняет его правовой статус. Через всеобщие выборы открыто воплощается суверенитет народа.

В условиях построения демократического государства и создания гражданского общества повышается статус и роль политико-правовых явлений. В частности, в таких условиях особое место занимают явления, основанные преимущественно на выражении коллективной воли граждан и вовлечении общественности в различные процессы государственной и общественной жизни. Одним из первостепенных принципов считается организация и проведение выборов, которые дают возможность формированию демократического государства и гражданского общества. Эти два фактора считаются неотъемлемым элементом политического пространства государства. В этом контексте государства, выбравшие именно такой путь построения государства, придают особый приоритет феномену избирательного права и закрепляют его на уровне конституционных норм и отраслевого законодательства. Республика Таджикистан (далее – РТ) также официально узаконила явление избирательного права с первых периодов своей государственной независимости. РТ сущностно признала его фундаментом осуществления своего суверенитета.

Избирательный процесс в современном мире осуществляется через различные избирательные системы. Избирательная система проявляет независимость народа и создает ответственные органы управления, считается основным регулятором избирательного процесса.

С приобретением независимости в Республике Таджикистан стала формироваться современная избирательная система с учетом современных особенностей развития государственности. Основным источником нормативного регулирования и реализации избирательной системы страны является Конституция страны. В соответствии с её положениями граждане Таджикистана принимают участие в политической жизни страны и с этой целью наделяются избирательными правами, которые могут реализовывать в активной и пассивной форме.

В Республике Таджикистан порядок организации и проведения выборов, основные его методы осуществляются открыто и свободно на основе устойчивых демократических норм. Они вполне обеспечивают участие людей страны установленного возраста на выборах.

Организация выборов Президента страны и народных депутатов является одним из способов вовлечения населения страны в процесс

управления государством, обществом и местным самоуправлением. Граждане признаются не только как избиратели, но и как активные участники избирательной кампании. У них есть возможность участвовать в выборах в качестве избирателей, членов избирательных комиссий или членов инициативных групп.

Как отметил Основатель национального мира и единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем ежегодном Послании Маджлиси Оли: «выборы являются высшим непосредственным выражением власти народа посредством свободного и добровольного изъявления воли избирателей, и их проведение демократическим, свободным и честным образом является одной из важнейших задач государства»¹.

В действительности, выборы в современное время считаются важнейшим инструментом изменения и формирования общественных отношений. Они выступают в качестве ключевого элемента существования демократического общества и основной формой участия населения в политической жизни страны. Именно проведением выборов законно обеспечивается организация власти, честной конкуренции и возможность изъявления политической воли всех граждан.

Порядок проведения выборов протекает в несколько этапов и по своей сути представляет собой избирательный процесс, то есть избирательный процесс выражает форму осуществления выборов на практике и совершенствует это явление. Избирательный процесс классифицируется особенностями политической системы. Государство посредством правового закрепления формирует процедуру проведения выборов. Это позволяет сформировать необходимые условия для проведения свободных и прозрачных выборов. Также в контексте избирательного явления, в частности избирательного процесса, обеспечивается гарантия права граждан на свободу голосования, участие в государственном управлении и выражение их политической воли.

В современных условиях Таджикистана постоянные изменения в избирательном законодательстве и активное развитие гражданского общества способствуют эволюции избирательного процесса, который, в свою очередь. Этот процесс влияет на социальные, политические и экономические слои общества.

Развитие законодательства в этом направлении дает возможность обеспечить эффективность избирательного процесса, активность избирателей в период проведения выборов. Реформа избирательного законодательства в РТ осуществляется с учетом общих направлений

¹ Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии аз 26.12.2019 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: www.president.tj (санаи мурочиат: 17.05.2021).

развития гражданского общества и формирования правового государства.

Системный анализ и рассмотрение роли и статуса различных видов правовых избирательных источников, дает возможность выявить важнейшие практические аспекты издания законов и их использования.

Поэтому одной из важнейших задач науки конституционного права является всесторонняя научная обработка вопросов избирательной системы, создание научной системы формирования и эффективной деятельности с учетом соответствующего правового регулирования, особенностей социально-экономической ситуации Таджикистан на основе обобщения и анализа отечественной и зарубежной практики.

Основным показателем, определяющим развитие избирательной системы и избирательного процесса, является правовое регулирование избирательного процесса. Конституция РТ как основной источник правовой системы страны, установила демократический способ организации государственного строя, нормализовала политические, правовые, экономические и социальные процессы и стала основной базой проведения демократических реформ, включая правовые и конституционные реформы.

В связи с этим исследование и научный анализ правового регулирования избирательного процесса, особенно в области конституционного права, в современном Таджикистане являются важнейшими научными задачами.

Необходимо отметить, что в научных кругах Таджикистана накоплено значительное количество теоретического и практического материала по вопросам избирательного процесса и организации избирательных кампаний. Это требует системного и теоретического осмысления, а также выявления соответствующих условий в правовом контексте избирательной системы страны.

Актуальность данного исследования исходит из реформирования избирательного законодательства РТ, активизацией политических партий в политическом пространстве страны, а также введением новых требований и установлений, связанные с правовым статусом избирателей и членов избирательных комиссий и в целом от организации и проведения избирательного процесса.

Таким образом, указанные аспекты обеспечивают актуальность изучения темы исследования, способствуют выбору предмета научного исследования.

Степень изученности научной темы. Необходимо отметить, что отдельные вопросы избирательного процесса рассмотрены и научно проанализированы в различных отечественных научных кругах, в рамках политологии и юриспруденции. В частности, различные аспекты явления избирательного права и избирательного процесса, различных

его направлений в юридической науке, т.е. теории и истории права, конституционного права, были исследованы отечественными исследователями на соответствующем уровне. Несмотря на это, не было проведено комплексного исследования явления избирательного процесса в науке конституционного права Республики Таджикистан.

По вопросу исследования теоретических и практических аспектов избирательного права были проведены глубокие исследования отечественными учеными. В том числе: З. Ализода², Б.С. Гадоев³, А.М. Диноршох⁴, А.И. Имомов⁵, Х.Ш. Имомов⁶, Э.С. Насриддинзода⁷, С.М. Салохидинова⁸, Х. Хомидов⁹, Дж.Н. Джамшедзода¹⁰, Р.Ш. Шарофзода¹¹ и другие.

Следует отметить, что теоретические и практические вопросы избирательного права, правовое регулирование избирательного процесса, субъектов регулирования избирательного процесса исследованы и рассмотрены зарубежными учеными, такими как С.А. Авакьян¹², С.Н. Бондарь¹³, Ю.В. Веденеев¹⁴, В.Я. Гельман¹⁵, А.В.

² См.: Ализода З. Становление института парламента в Республике Таджикистан: проблемы теории и практики / Под ред. академика АН Республики Таджикистан Ф.Т. Тахирова. – Душанбе: ТНУ, 2011. – 264 с.

³ См.: Гадоев Б.С. Правовые проблемы института референдума в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2003. – 184 с.

⁴ См.: Диноршоев А.М., Салохидинова С.М., Сафарзода Н.Р. Избирательное право и избирательный процесс в Республике Таджикистан / Под ред. д.ю.н. Диноршоева А.М. Учебно-методический комплекс. – Душанбе, 2018. – 200 с.

⁵ См.: Имомов А. Хукуки интихобот ва низоми интихобот дар Чумхурии Тоҷикистон. Нашри дуюм. – Душанбе, 2017. – 172 с.

⁶ См.: Имомов Ҳ. Нақши бунёди ҳизбҳои сиёсӣ дар замони имрӯза / Ҳ. Имомов // Маводҳои конференсияи байналмиллалӣ илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Инкишофи падидаи конституционализм дар даврони истиқлолияти Тоҷикистон» / Зери таҳрири А.М. Диноршоев. – Душанбе, 2014. – С. 202-207.

⁷ См.: Насрудинов Э.С. Проблемы формирования правовой культуры в условиях становления демократического государства в Таджикистане. – Душанбе: Истеъдод, 2010. – 196 с.

⁸ См.: Диноршоев А.М., Салохиддинова С.М. Конституционное право Республики Таджикистан: Цикл лекции. – Душанбе, 2020. – 247 с.

⁹ См.: Ҳамидов Х.Х. Хукуки асосии (конститусионии) мамлакатҳои ҳорича Қ.Ҷ. – Душанбе, 2013. – 500 с.

¹⁰ См.: Чамшедов Ҷ.Н. Мақоми ҳуқуқӣ-конститусионии Комиссияи марказии интихобот ва раёйгурӯҳӣ ва мақои он дар низоми мақомоти ҳокимияти давлатии Чумхурии Тоҷикистон / Ҷ.Н. Чамшедов // Аҳбори АИ Чумхурии Тоҷикистон. Бахш. Фалсафа ва ҳуқуқшиносӣ. – 2016. – №2. – С. 147-152.

¹¹ См.: Сотиволдиев Р.Ш. Конституционно-правовые начала формирования гражданского общества и правового государства в постсоветском Таджикистане / Р.Ш. Сотиволдиев // Труды Академии МВД РТ. – 2002. – Вып. 5. – С. 32-48.

¹² См.: Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс: В 2 т. Т. 2. – М., 2007. – 912 с.

¹³ См.: Бондарь Н.С. Конституционные пробелы или конфликты как отражение социальных противоречий: в контексте практики Конституционного Суда РФ / Н.С. Бондарь // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2010. – Т. 8. – №1. – С. 70-79.

¹⁴ См.: Веденеев Ю.А., Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Избирательное право: учебник. – М.: Юриспруденция, 2001. – 168 с.

¹⁵ См.: Гельман В.Я. Избирательные кампании в России: испытание электоральной формулы / В.Я. Гельман // ПОЛИС. – 1996. – №2. – С. 84-100.

Зиновьев¹⁶, А.В. Иванченко¹⁷, С.Д. Князев¹⁸, В.В. Маклаков¹⁹, М.С. Матейкович²⁰ и др.

Исследования М.В. Баглая²¹, С.А. Белова²², К.В. Краснова²³, Т.А. Васильева²⁴, Е.Н. Хрусталева²⁵, В.А. Ахлюстина²⁶ привлекают внимание в изучении и рассмотрении избирательной системы в современных условиях. Большинство исследований посвящены вопросам избирательной технологии, теории избирательного процесса и избирательной системы.

В то же время, изучение и рассмотрение понятия избирательного процесса имеет обособленный характер, а важные и принципиальные выводы в юридической науке нуждаются в совершенствовании. Как было отмечено, данный вопрос не был реализован непосредственно в рамках комплексного исследования. Бурное развитие нормативно-правовой базы избирательной системы, скорость информационно-коммуникационного развития на практике ставят качественно новые вопросы, которые постепенно приводят к несовершенству правовой теории по отношению к теории и практике. В связи с этим теории и концепции кажутся несовершенными, а их всестороннее исследование считается целесообразным. В большинстве случаев имеются недостатки в теории конституционного права, которые остаются спорными при переходе на новый этап развития избирательного процесса.

Вопрос использования понятий и категорий в процессе изучения и рассмотрения важнейших проблем избирательного процесса в настоящее время требует преобразования взглядов. Таким образом,

¹⁶ См.: Зиновьев А.В., Полякова И.С. Избирательная система России: теория, практика и перспективы. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 357 с.

¹⁷ См.: Иванченко А.В. Избирательные комиссии в Российской Федерации. Теория. Практика. – М.: Весь мир, 1996. – 304 с.

¹⁸ См.: Князев С.Д. Курс лекций по избирательному праву и избирательному процессу Российской Федерации. – Владивосток: Изд-во ДГУ, 2001. – 213 с.

¹⁹ См.: Маклаков В.В. Избирательное право и избирательные системы буржуазных и развивающихся стран. – М.: Изд-во ВЮ-ЗИ, 1987. – 63 с.

²⁰ См.: Матейкович М.С. Проблемы правового регулирования выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Тюмень, 1998. – 23 с.

²¹ См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 2001. – 408 с.

²² См.: Белов С.А. Избирательная система как правовой институт. – СПб.: Изд. Дом С-Петербург. гос. ун-та, 2005. – 173 с.

²³ См.: Краснов К.В. Субъект избирательного процесса в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. – 278 с.

²⁴ См.: Васильева Т.А. Избирательная компания / Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bigenc.ru/law/text/3270593> (дата обращения: 25.10.2020).

²⁵ См.: Хрусталева Е.Н. Избирательный процесс в России: понятие и стадии / Е.Н. Хрусталева / Известия вузов. Правоведение. – 1998. – №2. – С. 32-35.

²⁶ См.: Ахлюстин В.А. Избирательный процесс в Российской Федерации (проблемы теории, правового регулирования и правоприменения): дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2002. – 299 с.

следует отметить, что, несмотря на всестороннее изучение вопроса избирательного процесса, у исследователей есть противоречивые взгляды на понятие, способы, систему, направления совершенствования избирательного процесса, наблюдается терминологическая разница при классификации понятий и категорий. Большинство теоретико-практических стороны вопросов остаются спорными и неисследованными.

Связь исследования с программами либо научной тематикой.

Диссертация выполнена в рамках плана научно-исследовательских работ кафедры конституционного и административного права юридического факультета Таджикского национального университета на тему «Конституционно-правовые вопросы регулирования общественных отношений и совершенствование законодательства» на 2016-2020 годы».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования. Цель исследования заключена в том, что с использованием конституционно-правового анализа явления избирательного процесса в РТ на основе существующих проблем правовой базы, выявленных в этом направлении, были представлены конкретные рекомендации для законодательного органа в целях его совершенствования.

Задачи исследования. Для реализации цели настоящего исследования необходимо выполнить следующие задачи:

- понимание понятия и рассмотрение теоретических вопросов избирательного процесса на основе современных юридических знаний;
- выявление и анализ правовой природы методов избирательного процесса в условиях Республики Таджикистан;
- анализ и обзор этапов избирательного процесса в настоящих условиях;
- рассмотрение и классификация субъектов избирательного процесса;
- определение особенностей правового статуса отдельных субъектов избирательного процесса;
- выявление и анализ роли избирательных комиссий в избирательном процессе.
- рассмотрение деятельности политических партий и средств массовой информации в качестве активных участников избирательного процесса.

Объект исследования. Объект диссертационного исследования составляет система общественных отношений, связанный с избирательным процессом в РТ.

Предмет исследования составляют совокупность конституционно-правовых норм, регламентирующих различные

вопросы избирательного процесса и теоретические основы, связанных с описанием, природой, важностью и другими вопросами избирательного процесса.

Этап, место и период исследования (исторические рамки исследования). Период исследования охватывает современный этап развития Республики Таджикистан, т.е. период государственной независимости, так как за это время сформировалась избирательная система страны со своими специфическими особенностями на основе принципов демократического государства, и развито законодательство, регулирующее вопросы избирательного процесса с соблюдением такого государства.

Теоретические основы исследования. Теоретические основы диссертации формируются исследованиями отечественных и зарубежных ученых, которые полностью или частично охватывают избирательный процесс.

В ходе подготовки диссертации внимание было приковано к научным трудам отечественных и зарубежных исследователей, таких как С.А. Авакьян, З. Ализода, В.А. Ахлюстин, С.А. Белов, М.В. Баглай, С.Н. Бондарь, Т.А. Васильев, Ю.В. Веденеев, Б.С. Гадоев, В.Я. Гельман, А.М. Диноршо, А.В. Зиновьев, А.В. Иванченко, А.И. Имомов, Х.Ш. Имомов, С.Д. Князев, К.В. Краснов, В.В. Маклаков, М.С. Матейкович, Э.С. Насриддинзода, С.М. Салохидинова, Е.Н. Хрусталева, Х. Хомидов, Дж.Н. Джамшедзода, Р.Ш. Шарофзода и другие.

Методологическая основа исследования. Диссертационное исследование опирается на современные научные методы, в том числе диалектико-материалистический, комплексный, сравнительно-правовой, логико-правовой, системно-структурный, анализ документов, моделирование и статистические методы. Диссертационное исследование основано на использовании общенаучных, сравнительно-исторических методов, методов системного анализа действительности. Упомянутые методы дали возможность полностью и объективно изучить исследуемую тему и найти решения стоящих перед нами задач.

Эмпирические предпосылки основана на различных отечественных и зарубежных источниках – монографических исследованиях, учебных и научных работах, анализе периодической печати, взглядах ученых юристов, взглядах специалистов в области проведения избирательных кампаний. Кроме того, в качестве эмпирической базы выступают Конституция, избирательные законы, судебные акты, акты центральной избирательной Комиссии и референдума РТ.

Научная новизна исследования выражена в положениях, вынесенных на защиту. Это диссертационное исследование является одной из первых научных работ в области конституционного права,

которая посвящена анализу правовых и конституционных характеристик избирательного процесса в РТ. В рамках данной научной диссертации разработаны научные предложения и рекомендации по совершенствованию избирательного процесса в РТ.

Положения, вынесенные на защиту. В завершение своего научного исследования автор выносит на защиту следующие положения:

I. Предложения теоретического характера:

1. В диссертационном исследовании анализируется природа «выборов» как политико-правового явления, а также понятие, суть и содержание избирательного процесса. Выборы являются сложным процессом, который осуществляется с участие граждан на массовом уровне. В результате этого процесса выражается политическая воля всех граждан, преследующая различные социальные цели. Избирательный процесс рассматривается как совокупность организационно-политических и правовых действий участников в рамках правоотношений, связанных с организацией и проведением выборов, и осуществляется через чередование этапов подготовки и самих выборов. Основу и базу явления избирательного процесса в совокупности составляет феномен выборов. При таком содержании феномен избирательного процесса воплощает в себе такие черты, как «система правоотношений», «поэтапный характер», «система конституционно-процессуальных норм» и «комплексный характер».

2. В диссертационном исследовании были рассмотрены методы избирательного процесса и определено, что методы (способы) данного явления берут начало из элементов избирательного права. Исследование законодательства РТ дает возможность подчеркнуть такие методы избирательного процесса:

- правовое регулирование избирательного процесса;
- законность и правильность действий субъектов избирательного процесса;
- организация выборов, подготовка и проведение их независимыми и специальными коллегиальными органами, т.е. избирательными комиссиями;
- свобода и прозрачность избирательных действий и решений;
- непрерывное и поэтапное развитие избирательного процесса;
- равные права одних и тех же субъектов в ходе избирательного процесса;
- официальное оформление текущих результатов выборов и их документальное подтверждение;
- вероятность обжалования в суд или административный орган действий и решений каждого участника избирательного процесса.

3. Этапы избирательного процесса являются ключевыми аспектами при анализе и исследовании этого процессуального явления. В целом избирательный процесс включает три основных этапа:

- подготовительный этап;
- этап проведения избирательной кампании;
- заключительный этап.

Каждый из указанных этапов в свою очередь делится на подэтапы, которые осуществляются для поэтапного регулирования выборов.

4. В настоящем исследовании осуществлен анализ субъектов избирательного процесса, и были определены основные субъекты:

- конкретное лицо;
- социальная группа;
- и, в целом, все граждане.

Эти субъекты выполняют необходимые действия и вступают в различные отношения, что требует реализации конкретных прав и определенной ответственности.

5. Избирательные комиссии в избирательном процессе считаются основным субъектом, выступающими в качестве специального участника. Одной из важных особенностей деятельности избирательных комиссий является то, что они должны быть независимы от органов государственной власти и местного самоуправления при исполнении своих обязанностей и полномочий. Принимаемые ими решения носят рекомендательный характер и считаются обязательными для всех участников избирательного процесса.

6. Также субъектом избирательного процесса являются политические партии, деятельность которых по существу взаимосвязано с их участием на выборах и является объективным индикатором хода создания гражданского общества, демократизации политической системы и развития самоуправления.

7. Влияние средств массовой информации на действия состава избирателей проявляется в основном в предвыборной агитационной кампании. Следует отметить, что кандидат, представитель политических партий не может установить связи прямо с каждым избирателем по-отдельности, по этой причине возникает необходимость того, чтобы избиратель использовал примеры и правила, распространяемые через средства массовой информации. Анализ избирательного законодательства Республики Таджикистан показывает, что предвыборная агитация, роль и место средств массовой информации установлены на необходимом уровне. Естественно, такая ситуация расширяет свободу, прозрачность и демократичность избирательного процесса.

II. Предложения по совершенствованию избирательного законодательства РТ:

8. С целью закрепления понятия «выбор(ы)» в избирательном законодательстве РТ предлагается следующее авторское определение: выборы – это важнейшее средство формирования представительного и должностного органа, осуществляющегося посредством участия граждан путем голосования.

9. С учетом того, что в законодательстве не закреплено понятие избирательного процесса, его понятие должно закрепиться в законодательстве страны, чтобы способствовать формальному и правильному пониманию и его отличию от других избирательных явлений и вопросов. Избирательный процесс – совокупность мероприятий с участием государственных органов, самоуправления городов и сел, избирательных комиссий и других лиц, которая осуществляется в установленном порядке в целях организации и проведения выборов избирательных органов.

10. С целью эффективного регулирования, преодоления трудностей и сложностей в области выборов, особенно избирательного процесса, считаем необходимым кодифицировать нормативно-правовые акты, регулирующие избирательные отношения и разработать единый постоянно действующий документ, т.е. Избирательный кодекс РТ.

11. В целях уточнения требований граждан в отношении их избирательного права, предлагаем в пятом абзаце статьи 33 Конституционного закона РТ «О выборах Маджлиси Оли РТ» «выдвижение граждан, имеющих двойное гражданство», установить в качестве основания для ограничения кандидатуры депутата Маджлиси намояндагон и члена Маджлиси Оли РТ.

12. Для обеспечения реальной организации и эффективного проведения выборов считаем необходимым предусмотреть требование о постоянном проживании кандидата на территории соответствующего избирательного округа, где он выдвигает свою кандидатуру, а также определить минимальный срок его проживания в этом округе.

13. Для укрепления правового статуса Центральной комиссии по выборам и референдуму (ЦИКР) в контексте создания избирательных комиссий предлагаем дополнить статью 9 Закона РТ «О Центральной комиссии по выборам и референдуму Республики Таджикистан» следующими полномочиями: «в целях реализации конституционных положений в соответствии с установленным законодательством организовывать избирательные комиссии и проводить всенародные референдумы, а также принимать все необходимые меры для обеспечения их эффективной деятельности».

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты диссертационного исследования позволяют комплексно проанализировать избирательный процесс в Таджикистане и расширить представление о характере организации и проведения выборов в стране.

Анализ и результаты исследования могут быть использованы в процессе деятельности отраслевых государственных органов, деятельности политических партий, объективного осознания избирательного феномена и избирательного процесса, а также совершенствования избирательного законодательства страны. Кроме того, основное содержание и выводы диссертации могут быть использованы при разработке стратегии и опыта избирательных кампаний, прогнозировании исхода избирательного процесса, повышении избирательной культуры граждан. Материалы диссертации могут быть использованы в специальных юридических курсах, при разработке учебных программ, в частности конституционного и избирательного права, а также избирательного процесса.

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов исследования основана на реалистичном и всестороннем анализе теоретических и практических исследований, связанных с различными особенностями правового регулирования деятельности субъектов, этапов и методов избирательного процесса, анализе результатов и выводов, принятых в науке, концепций, мнений, теоретических и практических рекомендаций автора, научных положений исследования, сравнительно-правового анализа национального законодательства с законодательством отдельных зарубежных стран по направлению конституционно-правовых особенностей субъектов избирательного процесса, изучения текущей ситуации, перспектив и тенденций развития демократической составляющей выборов в Таджикистане.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема и содержание исследования соответствует паспорту специальности 12.00.02 – Конституционное право; конституционное судебное процессуальное право; правовое регулирование местной власти, утверждаемой Высшей Аттестационной Комиссией при Президенте Республики Таджикистан.

Личный вклад соискателя научной степени. Автор тщательно изучил теоретический и практический материал темы предлагаемой работы. В результате ему впервые удалось определить понятие, сущность и методы избирательного процесса на основе современных теоретических юридических знаний; он всесторонне изучил и проанализировал этапы избирательного процесса, раскрыл свою позицию относительно общих и отдельных аспектов избирательного процесса; изучил теоретические аспекты субъектов избирательного процесса и в этих рамках выявил случаи выступления физических лиц-граждан в качестве субъектов избирательного процесса; рассмотрел характер и объем деятельности избирательных комиссий в условиях Таджикистана, а также представил пути совершенствования и эффективности деятельности избирательных комиссий с правовой точки зрения; рассмотрел особенности участия политических партий, средств

массовой информации в избирательном процессе и предложил совершенствование законодательства в этом направлении. В то же время обнаружение проблемы и предложение путей ее решения в диссертации показывают личный вклад автора.

Апробация и применение результатов диссертации. Результаты диссертационного исследования были апробированы при обсуждении диссертации на заседаниях кафедры конституционного и административного права юридического факультета Таджикского национального университета, а также были рассмотрены на ежегодных традиционных конференциях профессорско-преподавательского состава юридического факультета, на республиканских и международных конференциях, где автор выступал с докладом. В том числе:

А) Международные:

– международная научно-практическая конференция «Права человека: вчера и сегодня» доклад на тему «Понятие и сущность избирательного процесса: сравнительно-правовой анализ» (Душанбе, 9 декабря 2022 г.);

– международная научно-практическая конференция по теме «XIII Ломоносовские чтения», посвященная 115-летию академика Бободжона Гафурова, Часть II. Гуманитарные науки (право, экономика) доклад на тему «Избирательный процесс как вид судопроизводства» (Душанбе, 28-29 апреля 2023 г.).

Б) Республиканские:

– республиканская научно-теоретическая конференция преподавателей и сотрудников ТНУ, посвященная «Годам развития села, туризма и народных ремесел (2019-2021 годы)» и «400-летию Мирабида Сайдо Насафи», с докладом на тему «Субъекты избирательного процесса в Республике Таджикистан» (Душанбе-2019 г.);

– научно-практическая республиканская конференция «Конституция – как фактор стабильности государства» доклад на тему «Избирательный процесс как форма правовой деятельности: понятие и его и особенности» (5 ноября 2022 г.);

– республиканская научно-теоретическая конференция, посвященная 75-летию Таджикского национального университета, «Актуальные вопросы совершенствования Конституции Республики Таджикистан в современных условиях» доклад на тему «Вопросы правового-конституционного регулирования избирательного процесса в Республике Таджикистан» (1 ноября 2023 года);

Публикации по теме диссертации. Результаты данного исследования воплощены в опубликованных работах автора, в том числе 10 научных статьях, 6 из которых опубликованы в рецензируемых

журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 4 статьи в других журналах.

Отдельные положения диссертационного исследования были использованы при проведении лекционных и практических занятий по предметам конституционного права Республики Таджикистан, избирательного права и избирательного процесса Республики Таджикистан, а также при написании ряда учебников.

Структура и объем диссертации соответствуют целям и задачам исследования и состоят из перечня сокращений и (или) условных обозначений, введения, трех глав, семи параграфов, заключения, рекомендации по практическому использованию результатов исследования, список литературы (источников) и перечень научных публикаций соискателя ученой степени. Общий объем диссертации составляет 192 страниц.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ)

Во **введении** работы определены степень исследования научной темы, цели и задачи, объект и предмет, теоретические и методологические основы, эмпирическая база исследования, показана научная новизна диссертационного исследования, в том числе его теоретическая и практическая значимость.

Первая глава диссертации – **«Теоретико-правовые основы избирательного процесса в РТ»** включает в себя теоретические и правовые аспекты избирательного процесса в РТ, такие как понятие избирательного процесса, его способы и этапы.

Первый параграф этой главы называется **«Понятие и теоретические вопросы избирательного процесса»**, в котором рассматриваются вопросы, связанные с природой и сущностью избирательного процесса в качестве главного явления настоящего конституционного права.

В процессе исследования диссертант направляет свое внимание на такие понятия, как «выборы», «избирательный процесс» и «избирательная кампания», тем самым утверждая, что в современных условиях существуют различные мнения по этим терминам в рамках разных научных дисциплин и рассматриваются с учетом различных оснований.

Относительно понятия выборы автор утверждает, что данное понятие используется для выражения формирования представительной власти и выбора государственных должностных лиц путем голосования.

В то же время, по его мнению, в РТ нет единого законодательства, регулирующего избирательные отношения, и определение его понятия в едином контексте может привести к сложному процессу. В связи с этим определение единого понятия выборов на законодательном уровне

страны не может быть осуществлено гармоничным образом. В современных условиях существенное влияние оказывает главный фактор для определения этого понятия – отсутствие единого правового документа, регулирующего избирательные отношения. С юридической точки зрения, определить указанное понятие возможно только в условиях реализации единого нормативного правового акта. Однако, с научной точки зрения, установление понятия выборов способствует его правильному и адекватному пониманию. Поэтому предлагается следующее авторское определение понятия «выборов»: «выборы – важнейшее средство формирования представительных органов и выбора должностных лиц, которое осуществляется посредством участия граждан путем голосования».

По содержанию и сущности избирательного процесса автор отмечает, что этот процесс включает в себя целенаправленную деятельность субъектов избирательного права, т.е. создание избираемых органов государственной власти и местного самоуправления. Этот процесс осуществляется избирательными комиссиями, которые, будучи независимыми органами, контролируют его.

Диссертант указывает, что в науке конституционного права применяются две юридические категории - «избирательный процесс» и «избирательная кампания». По мнению диссертанта, эти категории не являются одинаковыми. Один из них является более полным, поскольку определяет сущность действий и юридического процесса в процессе подготовки и проведения выборов.

Во втором параграфе первой главы диссертационного исследования – **«Правовая природа избирательного процесса»** исследованию подвергся один из важнейших и актуальных вопросов в осознании явления избирательного процесса – методов данного явления. В юридической науке, в частности в науке конституционного права, используются такие методы, как «избирательное право» и «избирательный процесс», где по вопросу их соотношения существуют ряд противоречивых мнений. Вопрос о соотношении методов избирательного права и избирательного процесса имеет значительное научное значение. Следует отметить, что законодательством Республики Таджикистан не определены различительные границы между методами избирательного права и избирательного процесса. Отмечено, что такая двойственная природа свойственна традиционным методам избирательного права, включая всеобщность, равенство, прямота и тайное голосование, а также ряду других методов, предусмотренных национальным и международным законодательством. В отечественной литературе используется единое понимание терминов «принцип» и «метод», а в зависимости от их научного понимания в диссертационном исследовании в качестве метода используется совокупность руководящих идей.

Отмечается, что методы избирательного процесса исходят из содержания избирательного законодательства и как отдельный вид правового процесса в основном опираются на специальные методы. Несмотря на то, что методы конкретно не установлены для избирательного процесса, они очевидно исходят из общего содержания избирательного законодательства страны. С учетом того, что избирательный процесс считается распространенным видом правового процесса, его методы несомненно, можно рассматривать как виды методов правового процесса.

На основе анализа и изучения различных методов избирательного процесса автор выделил следующие особенности этого процесса:

- правовое регулирование избирательного процесса;
- законность и соответствие правовым нормам в действиях участников выборов;
- обеспечение прозрачности всему избирательному процессу;
- преемственность, ход и этапы избирательного процесса;
- равенство всех участников избирательного процесса;
- официальное оформление предварительных и окончательных результатов выборов;
- возможность подачи жалобы через суд или административный орган;
- беспристрастность и добросовестность государственных органов и других соответствующих структур.

Третий параграф первой главы диссертации, озаглавленный **«Этапы избирательного процесса»**, посвящен глубокому научному анализу этапов избирательного процесса. Как отмечается, совокупность последовательных действий государственных органов, избирателей, политических партий и кандидатов по принятию решений по организации выборов и их проведению, предусмотренная соответствующими нормативно-правовыми документами, охватывает понятие процесса организации выборов. Этот последовательный процесс воплощает в себе разные этапы избирательного процесса, и его правильное и полное понимание является одним из важнейших и ключевых вопросов.

Диссертантом отмечается, что избирательный процесс – это система параллельных этапов, установленных законом, которые в первую очередь применяются на практике, формулируются и организуются во время выборов. Основная функция этапов избирательного процесса заключается в обеспечении развития избирательной деятельности, без которой невозможно создание представительных органов государственной власти и местного самоуправления для достижения электоральных результатов.

По его мнению, избирательный процесс в целом делится на три основных этапа: этап подготовки к выборам, этап избирательной

кампании и ее заключительный этап. Каждый из этих этапов состоит из более мелких этапов. Например, этап подготовки к выборам включает в себя следующие этапы: назначение даты выборов, регистрация избирателей и собирание списков, организация избирательных округов и избирательных участков, создание избирательных комиссий.

Большинство действий на этих этапах, осуществляются компетентными органами государственной власти и местными органами, а также избирательной комиссией. На этом этапе избиратели, кандидаты и политические партии вовлечены только в определенные виды активности.

Анализ избирательного законодательства Республики Таджикистан и практический опыт проведения выборов в стране позволяют определить следующие этапы избирательного процесса: назначение дня выборов; организация избирательных округов и участков; создание избирательных органов; регистрация избирателей; выдвижение и регистрация кандидатов; рекламная кампания; организация и проведение голосования; подсчет голосов и объявление результатов голосования.

Во второй главе диссертационного исследования – **«Специфические особенности правового положения субъектов избирательного процесса в Республике Таджикистан»** проанализирована специфика правового положения субъектов избирательного процесса.

Первый параграф второй главы диссертации – **«Понятие и классификация субъектов избирательного процесса»**, охватывает вопросы, относящиеся к субъектам избирательного процесса. Субъектами избирательного процесса фактически являются представители субъектов избирательного права, участвующие в различных стадиях этого процесса в установленном порядке. К субъектам избирательного права относятся физические и юридические лица, а также иные социальные субъекты, имеющие правовой статус.

По мнению диссертанта, характер субъекта избирательного процесса выделяется своим разнообразием, что усложняет его полисемантическое определение. В этой связи, наряду с органами государственной власти и местного самоуправления, уполномоченные лица, а также специальные организаторы – прежде всего различные избирательные комиссии, ответственные за подготовку и проведение выборов, также идут в качестве субъектов избирательного процесса.

Отмечается, что в избирательном процессе участвуют две большие группы субъектов – обязательные и вспомогательные участники. Субъекты обеих групп, в зависимости от существования материальных и процессуальных избирательных прав, в свою очередь подразделяются на две подгруппы. Среди обязательных субъектов

можно отметить носителей активного и неактивного права - избиратели и кандидаты.

Вспомогательные субъекты можно разделить на две отдельные группы. В первую группу входят участники, которые обычно обладают процессуальными правами и участвуют лишь в некоторых отдельных избирательных действиях. Например, к обеспечивающим субъектам данного процесса относятся наблюдатели, представители СМИ, доверенные лица, уполномоченные представители политических партий, инициативных групп по сбору подписей, общественных объединений, продвигающих кандидатов, а также юридические лица, выделяющие средства на избирательный процесс.

Второй параграф второй главы диссертационной работы – **«Особенности правового положения отдельных субъектов избирательного процесса в РТ»** рассматривает вопросы анализа административно-правового положения многообразных субъектов избирательного процесса. В рамках избирательного процесса граждане рассматриваются как основные участники, активно вовлеченные на всех его этапах и обладающие избирательными правами (правом голоса и правом быть избранным). Согласно конституционным нормам, право участвовать в выборах является исключительным правом граждан. Иностранцы граждане и лица без гражданства не обладают правами участия на выборах, с учетом политической природы и показа государственных интересов. По этой причине, граждане коллективно реализуют свое избирательное право в части формирования статуса и соответствующих избирательных органов, и по сути образуют индивидуальные субъекты избирательного процесса.

По мнению автора, из содержания статей Конституции Республики Таджикистан следует, что граждане имеют право участвовать в выборах и выдвигаться на выборные должности. На этом основании становятся понятными два момента: во-первых, граждане могут выбирать определенного человека, что трактуется как право активного избрания; во-вторых, человек может выдвинуть себя кандидатом на выборную должность, что может называться пассивным избирательным правом.

В третьем параграфе второй главы диссертационного исследования – **«Роль избирательных комиссий в процессе выборов»** были рассмотрены и изучены такие субъекты избирательного процесса, как избирательные комиссии и их место в избирательном процессе. Отмечено, что организация и проведение выборов назначается специальным органом, созданным с этой целью. В разных государствах они называются по-разному, в частности комиссия, бюро, состав руководителей и т.д., которые в зависимости от своих полномочий и распространения на определенные территории подразделяются на следующие виды: а) территориально-пограничные, в том числе

центральный избирательный орган, система которого устойчива к границам и территориальному устройству соответствующего государства; б) окружные, действующие в таких избирательных округах, граница которых не совпадают с пограничными и территориальными единицами; в) участковые, которые действуют на избирательных участках.

Автор отмечает, что Центральная избирательная комиссия и референдум Республики Таджикистан занимают уникальное место в системе органов государственной власти, не входя официально ни в одну из её ветвей. Функциональная роль этой комиссии также имеет свои особенности. Её независимость от каких-либо государственных органов способствует соблюдению законодательных норм и беспристрастному управлению избирательной кампанией.

Кроме того, следует подчеркнуть, что избирательные комиссии в своих действиях не подчинены государственным органам. Решения и другие указы, принимаемые избирательными комиссиями в рамках их полномочий, обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления городов и населённых пунктов, политических партий, общественных объединений, организаций и должностных лиц, кандидатов и избирателей, а также для нижестоящих избирательных комиссий.

Четвёртый параграф второй главы диссертации – **«Вопросы участия политических партий и средств массовой информации в избирательном процессе»** охватывает изучение участия политических партий и СМИ в избирательном процессе. Как было отмечено, политические партии выступают как необходимое составляющее процесса реализации народной власти, т.е. политические партии выполняют роль движущей силы деятельности государственного механизма и обеспечения её работы. Именно политические партии выступают в качестве одной из организационных форм выражения идеи и политических взглядов, идеологического статуса, и в данном случае способствуют выражению единой воли, воплощающей общеполитические и общественные интересы.

Политические партии не только отражают общие интересы, но и выявляют различные личные, социальные и групповые интересы граждан, преобразуя их в единую целостность политических интересов.

Согласно результатам исследования, политические партии являются одним из основных субъектов избирательного процесса и отличаются от других субъектов своей ролью в этом процессе. Следует подчеркнуть, что развитие многопартийности и всестороннего участия партий и населения в избирательном процессе способствует структурному формированию политических интересов и желаний избирателей и политической основы самого избирательного процесса. В таких условиях политические партии рассматриваются как важная часть

системы активного общения между представительной властью и населением страны.

Их участие в избирательном процессе характеризуется тем, что партия получает статус избирательного объединения с момента выдвижения кандидата на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления. Во время проведения выборов по пропорциональной и смешанной избирательным системам, избирательные союзы играют непосредственную роль в представлении списка избирателей по единому избирательному округу и имеют право назначать ряд участников избирательного процесса, в том числе доверенных лиц, членов избирательных комиссий и наблюдателей.

В целях уточнения участия политических партий в избирательном процессе автор, учитывая требования и нормы законодательства страны, выявил такие полномочия этого субъекта: полномочия по участию в формировании избирательных комиссий разной величины; полномочия по представлению и регистрации кандидатов и партийных списков; полномочия политических партий в предвыборных кампаниях, а также полномочия по контролю и наблюдению за процессом голосования, подсчету голосов и определению результатов выборов.

Относительно СМИ следует отметить, что СМИ занимают важное место в избирательном процессе и играют огромную роль, поскольку они могут обеспечить информацию на разных этапах выборов. Информация является важнейшим средством формирования информационного пространства, без которого невозможно представить избирательную кампанию, ибо выборы возможны при обеспечении информации и данных.

Расширение возможностей и рост информационных ресурсов, а также их свободный и беспрепятственный доступ позволяют каждому голосующему человеку получить совершенную и важную информацию о кандидате и политической партии. Избиратель может сравнить информацию о кандидатах, проанализировать содержание их предвыборных кампаний, независимо определить свою личную позицию на выборах.

Автор считает, что в современном обществе понятие «средства массовой информации» сформировалось как субъект информационной деятельности, что затрудняет точное правовое определение этого термина. В связи с этим следует отметить, что именно организации, занимающиеся публикацией средств массовой информации, воспринимаются как субъекты избирательного процесса. При этом большинство авторов рассматривают понятие «средства массовой информации» в контексте субъектов избирательного процесса, и некоторые исследователи предлагают интерпретировать его как организации и объединения, занимающиеся публикацией информации.

Средства массовой информации способствуют реализации метода гласности на избирательных этапах, отражая в этом процессе объективность. Средства массовой информации играют ключевую роль в реализации этого метода, т.е. они выбирают для себя нейтральный статус и должны подавать информацию реально. В противном случае, читатели информации, связанной с выборами, могут иметь неправильные представления, связанные с различными вопросами выборов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ и всестороннее исследование вопроса конституционно-правовой основы избирательного процесса позволяет сделать следующие выводы и рекомендации:

1. Выборы являются важнейшим элементом реализации государственной власти, уровень и качество её организации и проведения в отдельной стране показывает уровень их демократизации. Выборы являются инструментом формирования представительного органа, средством мирного разрешения текущих конфликтов в обществе, средством формирования политических лидеров. В то же время выборы выступают средством формирования государственных органов, органов местного самоуправления и органов общественных объединений.

Следует отметить, что нынешняя избирательная система Республики Таджикистан, возникшая из референдума 1999 года и приобретшая юридический статус благодаря конституционным реформам и новому законодательству, функционирует уже более 20 лет. За этот период было проведено пять выборов депутатов Маджлиси Оли и депутатов местных Собраний народных депутатов, а также три президентских выборных кампании. В этих процессах были успешно реализованы нормы избирательного права, продемонстрировавшие свою устойчивость и полноту. Дальнейшее применение этих норм неизбежно будет способствовать их совершенствованию. Поэтому изменения и дополнения, вносимые с целью улучшения и повышения демократичности избирательного законодательства, рассматриваются как естественная часть его развития [6-А].

2. Избирательное право включает в себя совокупность правовых норм, которые закрепляют и регулируют порядок, методы, организацию и проведение выборов, подведение итогов выборов Президента Республики Таджикистан, членов Национального Собрания, депутатов Маджлиси представителей Маджлиси Оли, представителей местных собраний, а также представители городских и сельских общин.

Нормы избирательного права призваны регулировать и укреплять следующие отношения:

- определение круга лиц, имеющих право избирать (активное избирательное право) и быть избранными (пассивное избирательное право) на должность Президента Республики Таджикистан, члена Маджлиси милли, представителя Маджлиси намояндагон, представителей местных собраний народных депутатов и представителей общественности;

- определение основных методов выборов;

- порядок организации выборов и процесс их проведения;

- порядок подведения и объявления результатов выборов;

- регулирование порядка проведения повторного голосования и перевыборов;

- определение ответственности за нарушение избирательного законодательства;

- регулирование отношений между избирателями и представителями [6-А].

3. Осуществляя право выбирать и быть избранными на высокие государственные должности, в высшие представительные и местные органы государственной власти, а также органы местного самоуправления, граждане получают возможность участвовать в политической жизни и государственном управлении. Реализация избирательных прав граждан является основным условием организации и законной деятельности перечисленных органов. Право голоса представляет собой не только совокупность правовых норм, но и включает в себя субъективное право каждого гражданина. В этом контексте избирательное право делится на две части: активное избирательное право, обеспечивающее участие в избирательном процессе, и пассивное избирательное право, позволяющее гражданам выдвигаться кандидатами. Оба права распространяются только на граждан Республики Таджикистан.

4. Существует множество способов и механизмов, позволяющих гражданам участвовать в выборах. Участие граждан на всех этапах избирательной кампании является необходимым для ее проведения в соответствии с требованиями закона и итоговой оценки. Кроме того, граждане оказывают влияние на процесс организации и проведения выборов через общественные объединения, принимая участие в составе избирательных комиссий, выдвигая кандидатов и участвуя в организации предвыборной агитации. На выборах Президента РТ такие общественные объединения, как Федерация независимых профсоюзов Таджикистана, Союз молодежи Таджикистана, на выборах депутатов Маджлиси представителей Маджлиси Оли, политические партии регистрируются в Министерстве юстиции до дня назначения выборов, на выборах представителей местного Меджлиса народных депутатов,

местные организации политических партий имеют право выдвигать кандидата в депутаты, то есть гражданин заинтересован в подготовке и проведении выборов как индивидуально, так и в составе общественных объединений [7-А].

5. В отличие от предыдущих законов, действующие законодательные нормы о выборах значительно приблизили возможные субъекты, имеющие право выдвижения кандидатов в депутаты, к современной реальности. Кандидаты в депутаты Маджлиси намояндагон могут выдвигаться двумя способами. Политическим партиям и гражданам предоставляется возможность выдвигать кандидатов в Маджлиси намояндагон и местные Меджлисы народных депутатов областей, городов и районов путем самовывыжения. Политические партии, зарегистрированные Министерством юстиции, имеют право представлять своих кандидатов представителю этого органа.

6. Демократический путь осуществления выборов Президента и народных депутатов зависит не только от свободного участия граждан в голосовании, но и от правильной организации благоприятных условий для голосования, свободного подведения и оглашения его итогов. В Республике Таджикистан эта норма соблюдается, и в каждой избирательной кампании правила выборов соблюдаются строго и беспристрастно, что является важной частью демократического процесса.

7. В избирательном процессе важным этапом считается собирание списка избирателей. На этом этапе в определенное время важно подготовить и предоставить для знакомства с общественностью копию списка избирателей, выявить в нем недостатки и устранить их, привлечь к выборам граждан, имеющих избирательное право, что способствует соблюдению общего метода избирательного права, и является условием соблюдения демократического метода привлечения их к выборам [2-А].

8. При организации и проведении избирательного процесса необходимо установить понятие «лишение лица избирательного права». Лишение человека избирательного права связано, главным образом, с его психоэмоциональным состоянием и осуждением. Избиратель должен быть психически и физически здоров в той мере, в какой он может использовать свой здравый смысл, чтобы отличать хорошее от плохого, а результат должен быть как на благо общества, так и на его благо. Поэтому основные законы и избирательное законодательство современных государств лишают психически нездоровых людей права голоса. Однако в целях предотвращения нежелательных злоупотреблений, все действующие правовые акты отнесли признание нездорового психического состояния человека к ведению судебных органов [10-А].

9. В дополнение к всем установленным требованиям и ограничениям избирательного права существует также институт несоответствия, который исключает возможность совмещения полномочий депутата Парламента или выбираемого должностного лица с другими избирательными полномочиями или профессиями. Этот институт вводится для достижения нескольких целей, в первую очередь для обеспечения практической реализации принципа разделения властей, что предполагает исключение влияния исполнительной власти или других государственных органов на парламент или другие избираемые органы. Кроме того, одной из целей института несоответствия является гарантия полной свободы избирателей, что предотвращает использование кандидатами своего статуса для оказания влияния и давления на избирателей [10-А].

10. Все действия и поведение, направленные на организацию и проведение выборов, определяются законами, регулирующими этот политический и правовой институт. Последовательные действия указанных органов и лиц по принятию решений о проведении и организации выборов, предусмотренные нормами соответствующих правовых актов, составляют процесс организации и проведения выборов. Эта концепция также может быть применена при организации и проведении референдумов и других форм прямой демократии, за некоторыми исключениями [5-А].

11. Состав (корпус) избирателей страны или административно-территориальной единицы формируется из общего числа избирателей.

На основы участия избирателей или их вхождения в состав избирателей они подразделяются на следующие виды:

– законно зарегистрированный электорат, то есть совокупность лиц, включенных в список избирателей;

– делегирование реальных избирателей, то есть тех, кто участвует в процессе голосования;

– состав потенциальных избирателей, в состав которого входят лица, включенные в список, а также лица, не зарегистрированные в списке избирателей по различным причинам.

Состав избирателей постоянно увеличивается, что обусловлено процессами демократизации избирательного права и ростом населения в данной стране [5-А].

12. В настоящих условиях в законодательстве большинства стран, в том числе в законодательстве Таджикистана, понятие «избирательный процесс» не описано. В научных кругах и законодательстве ряда государств используется понятие «избирательная кампания».

Считаем допустимым использование термина «избирательный процесс», поскольку он определяет юридическую сущность действий и процессов, связанных с избирательным правом, которые осуществляют субъекты избирательного права при подготовке и проведении выборов

и определения их результатов, и, что по сравнению с термином «избирательная кампания» характеризует их более точно и полно [10-А].

13. Результативность законного регулирования избирательного процесса во многом зависит от уровня правосознания граждан и должностных лиц, общего уровня правосознания всего общества. Поэтому особое внимание следует уделять правовому просвещению и агитации, проведению разъяснительной работы. Этот вопрос важен, особенно на местном уровне, для лучшего ознакомления с информационными и правовыми технологиями [7-А].

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате анализа и исследования вопроса избирательного процесса в РТ предлагаются следующие практические рекомендации по развитию избирательного законодательства страны:

1. В целях закрепления понятия «выборы» в избирательном законодательстве РТ предлагается следующая авторская концепция: выборы являются важнейшим средством формирования представительных органов и избирательных должностей, которые осуществляются посредством участия граждан путем голосования [1-А].

2. Учитывая, что понятие «избирательный процесс» четко не определено в законодательстве, возникает необходимость урегулировать его в законодательстве страны, чтобы это понятие было официально разъяснено и способствовало отличению его от других аспектов, связанных с выборами. Избирательный процесс, это совокупность действий и деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий и других лиц, связанных с выборами, направленная на подготовку и проведение выборов избирательного органа по установленным правилам [4-А].

3. В целях эффективного регулирования, решения проблем и устранения препятствий в сфере выборов, особенно в ходе избирательного процесса, считаем важным, чтобы правовые документы, регулирующие избирательные отношения, были систематически и единообразно кодифицированы в виде Избирательного кодекса Республики Таджикистан [3-А].

4. В целях дальнейшего уточнения требований граждан в отношении избирательных прав граждан предлагаем в пятом абзаце статьи 33 Конституционного закона Республики Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли РТ» «выдвижение граждан с двойным гражданством» установить как основание для ограничения кандидатуры депутата Маджлиси намояндагон и члена Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ [3-А].

5. С целью обеспечения реальной и эффективной организации выборов в Конституционном Законе Республики Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли РТ» следует предусмотреть положение, которое требует, чтобы кандидат на выборы постоянно проживал на территории соответствующего избирательного округа и установить необходимый срок такого проживания [8-А].

6. С целью укрепления правового статуса Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) в контексте создания избирательных комиссий, предлагаем дополнить статью 9 настоящего Закона следующими полномочиями: «в целях реализации данного конституционного положения ЦКВР обязана организовать избирательные комиссии и провести всенародный референдум в порядке, установленном законодательством, а также принимать все необходимые меры для обеспечения их функционирования» [9-А].

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

I. Статьи, опубликованные в рецензируемых и рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан журналах:

[1-А]. Саидов, С.А. Мафҳуми муруфияи интихоботӣ [Матн] / С.А. Саидов // Қонунгузорӣ. – 2019. – №3 (35). – С. 24-26; ISSN 2410-2903.

[2-А]. Абдулаҳадзода, С.А. Таъини интихобот ҳамчун давраи аввали муруфияи интихоботӣ: мафҳум ва хусусиятҳои он [Матн] / С.А. Абдулаҳадзода // Қонунгузорӣ. – 2021. – №2 (42). – С. 20-23; ISSN 2410-2903.

[3-А]. Абдулаҳадзода, С.А., Муродзода, У.А. Рушди қонунгузори интихоботии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / С.А. Абдулаҳадзода, У.А. Муродзода // Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ). – 2020. – №6. – С. 266-270; ISSN 2413-5151.

[4-А]. Абдулаҳадзода, С.А., Муродзода, У.А. Свободные выборы – ключевой элемент демократии [Текст] / С.А. Абдулаҳадзода, У.А. Муродзода // Правовая жизнь. – 2020. – №4. – С. 93-97; ISSN 2307-5198.

[5-А]. Абдулаҳадзода, С.А., Гадоев, Б.С. Масоили назариявии ҳуқуқи интихобот ва муруфияи интихоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: мазмун ва моҳияти он [Матн] / С.А. Абдулаҳадзода, Б.С. Гадоев // Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Баҳши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ). – 2023. – №5. – С. 248-254; ISSN 2413-5151.

[6-А]. Абдулаҳадзода, С.А., Гадоев, Б.С. Таркиб, хусусият ва марҳилаҳои муруфияи интихоботӣ [Матн] / С.А. Абдулаҳадзода, Б.С. Гадоев // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2023. – №1 (41). – С. 57-67; ISSN 2307-5198.

II. Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно-практических изданиях:

[7-А]. Саидов, С.А. Хусусиятҳои ҳуқуқӣ-конститутсионии муурофияи интиҳоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / С.А. Саидов // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2018. – №2 (10). – С. 58-61.

[8-А]. Абдулаҳадзода, С.А. Муурофияи интиҳоботӣ ҳамчун шакли фаъолияти ҳуқуқӣ: мафҳум ва хусусиятҳои он [Матн] / С.А. Абдулаҳадзода // Материалы республиканской научно-практической конференции на тему «Конституция – как фактор стабильности государства». – Душанбе, 5 ноября 2022 г. – С. 8-17.

[9-А]. Абдулаҳадзода, С.А. Муурофияи интиҳоботӣ ҳамчун намуди муурофияи ҳуқуқӣ [Матн] / С.А. Абдулаҳадзода // Материалы международной научно-практической конференции на тему «XIII Ломоносовские чтения», посвященной 115-летию академика Бободжона Гафурова Часть II. Гуманитарные науки (право, экономика). – Душанбе, 28-29 апреля 2023 г. – С. 3-6.

[10-А]. Абдулаҳадзода, С.А. Масъалаҳои танзими ҳуқуқӣ-конститутсионии муурофияи интиҳоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / С.А. Абдулаҳадзода // Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ илмию назариявӣ бахшида ба 75-солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар мавзӯи «Масоили мубрами такмили Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир». – Душанбе, 1-уми ноябри соли 2023. – С. 150-156.

АННОТАТСИЯ

ба диссертатсияи Абдулаҳадзода Собирҷон Абдулаҳад дар мавзуи «Раванди интиҳоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти ҳуқуқӣ- конститутсионӣ»

Калидвожаҳо: ҳуқуқи интиҳобот, интиҳобот, раванди интиҳоботӣ, усулҳои раванди интиҳоботӣ, марҳила, марҳилаҳои раванди интиҳоботӣ, субъектони раванди интиҳоботӣ, шахрванд, комиссияҳои интиҳоботӣ, Президент, Маҷлиси Олӣ, маҷлиси вакилони халқ, ҳизбҳои сиёсӣ, маъракаи интиҳоботӣ

Рисолаи номзодии С.А. Абдулаҳадзода ба яке аз масъалаҳои мубрами илми ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон – раванди интиҳоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти ҳуқуқӣ-конститутсионӣ бахшида шудааст.

Интиҳобот тадбири муҳимтарини ташаққули мақомоти давлатӣ мебошад, ки дар заминаи иродаи интиҳобкунандагон сурат мегирад. Ташкил ва баргузории интиҳобот тавассути марҳилаҳои муайян ба роҳ монда мешавад, ки дар пайдарҳам сурат гирифтани амалҳои дахлдор ифода мегардад. Ин ҳолат ифодагари раванди интиҳоботӣ буда, дар босубот гардидани интиҳобот аҳаммияти авваллиндараҷа дошта, ба сатҳи самаранокии он таъсир мерасонад.

Дар шароити муосир, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳи эъмори давлати демократӣ қадам ниҳодааст, раванди интиҳоботӣ нақши муҳимро дар ин раванд иҷро намуда, дар сатҳи илми ҳуқуқи конститутсионии ватанӣ аз ҷумлаи масъалаҳои таҳқиқоталаб маҳсуб меёбад.

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳқиқи пурра ва ҳамаҷонибаи падидаи раванди интиҳоботӣ ва таҳияи тавсияҳои илмӣ чиҳати рушди қонунгузории интиҳоботии кишвар мебошад.

Таҳқиқоти диссертатсионӣ бо истифода аз усулҳои диалектикӣ-материалистӣ, мантиқӣ-ҳуқуқӣ, низомнок, таҳлил ва ғайра таҳия гардидааст, ки ба амалишавии мақсад ва вазифаҳои дар таҳқиқот гузашташуда мусоидат намудаанд.

Навгонии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он ифода мегардад, ки он аввалин таҳқиқоти мучтамае мебошад, ки ба масъалаи раванди интиҳоботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Ҳамзамон, навгонии илмӣ таҳқиқоти диссертатсиониро тавсияҳои хусусияти назариявӣ ва амалии муаллиф ташкил медиҳад, ки ба рушди концепсияҳои илмӣ марбут ба падидаи раванди интиҳоботӣ ва қонунгузории танзимкунандаи он мусоидат менамоянд.

АННОТАЦИЯ

на диссертации Абдулахадзода Собирджона Абдулахада на тему
«Избирательный процесс в Республике Таджикистан: конституционно-
правовой исследование»

Ключевые слова: избирательное право, выборы, избирательный процесс, методы избирательного процесса, этап, этапы избирательного процесса, субъекты избирательного процесса, гражданин, избирательные комиссии, Президент, Маджлиси Оли, Маджлис народных депутатов, политические партии, избирательная кампания.

Кандидатская диссертация С.А. Абдулахадзода посвящена одному из актуальных вопросов науки конституционного права Республики Таджикистан – избирательному процессу в Республике Таджикистан: конституционно-правовому исследованию.

Выборы важнейшая мера формирования государственных органов, которая осуществляется на основе воли избирателей. Организация и проведение выборов осуществляется через определенные этапы, которые выражаются в последовательном осуществлении соответствующих действий. Этот случай является выражением избирательного процесса, имеет первостепенное значение в стабилизации выборов и влияет на уровень их эффективности.

В современных условиях, когда Республика Таджикистан вступила на путь строительства демократического государства, избирательный процесс играет важную роль в этом процессе и является одним из наиболее исследуемых вопросов на уровне отечественной науки о конституционном праве.

Целью диссертационного исследования является полное и всестороннее исследование феномена избирательного процесса и разработка научных рекомендаций по развитию избирательного законодательства страны.

Диссертационное исследование было разработано с использованием диалектико-материалистических, логико-правовых, военных, аналитических и других методов, которые способствовали реализации поставленных в исследовании целей и задач.

Новизна диссертационного исследования выражается в том, что это первое экспертное исследование, посвященное вопросу избирательного процесса в Республике Таджикистан. При этом научные нововведения диссертационного исследования составляют рекомендации автора теоретического и практического характера, которые способствуют развитию научных концепций, связанных с феноменом избирательного процесса и регулирующим его законодательством.

ANNOTATION

For the dissertation of Abdulahadzoda Sobirjon Abdulahad on the theme «Electoral process in the Republic of Tajikistan: constitutional and legal study»

Keywords: electoral law, elections, electoral process, methods of the electoral process, stage, stages of the electoral process, subjects of the electoral process, citizen, election commissions, President, Majlisi Oli, Majlis of people's deputies, political parties, election campaign.

The candidate thesis of S.A. Abdulakhadzoda is devoted to one of the theme issues of the science of constitutional law of the Republic of Tajikistan – the electoral process in the Republic of Tajikistan: constitutional and legal study.

Elections are the most important measure for the formation of state bodies, which is carried out on the basis of the will of voters. The organization and conduct of elections is carried out through certain stages, which are expressed in the consistent implementation of appropriate actions. This case is an expression of the electoral process, is of paramount importance in stabilizing elections and affects the level of their effectiveness.

In modern conditions, when the Republic of Tajikistan has embarked on the path of building a democratic state, the electoral process plays an important role in this process and is one of the most studied issues at the level of domestic science of constitutional law.

The purpose of the dissertation research is a complete and comprehensive study of the phenomenon of electoral process and the development of scientific recommendations for the development of the country's electoral legislation.

The dissertation research was developed using dialectical – materialistic, logical-legal, systematic, analytical and other methods that contributed to the realization of the goals and objectives set in the study.

The novelty of the dissertation research is expressed in the fact that this is the first expert study devoted to the issue of electoral process in the Republic of Tajikistan. At the same time, the scientific innovations of the dissertation research constitute recommendations of a theoretical and practical nature of the author, which contribute to the development of scientific concepts related to the phenomenon of the electoral process and the legislation regulating it.